


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯпоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.kgu.tj №15 (280) 23-юми ноябрь соли 2018, ҷумъа (оғози нашр: соли 1994)

СУХАРНОНИЙ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР МАРОСИМИ ОҒОЗИ КОРИ АГРЕГАТИ ЯКУМИ НЕРӮГОҲИ БАРҚИ ОБИИ "РОҒУН"

Ҳамватанони азиз!
Бунёдкорони нерӯгоҳи барқи обии "Роғун"!

Мехмонон ва ҳозирини гиром!
Имрӯз шодиву нишоти мардуми шарифи Тоҷикистони соҳибиستик-
пол ҳадду канор надорад, чунки орзуи ҷандисолаи хурду бузурги
кишвар - ба кор оғоз кардани агрегати якуми иншооти тақдирсози мам-
лакат - нерӯгоҳи барқи обии "Роғун" ва истеҳсоли барқи аввалин дар он
амалӣ гардид.

Ин санаи таърихӣ дар таъриҳномаи навини Тоҷикистони озоду со-
ҳибиҳтиёр бо ҳарфҳои заррин сабт ва боиси ифтиҳору сарфарозии на-
слҳои имрӯзу ояндаи ҳалқамон мегардад.

Ба ин муносибат кулли сокинони мамлакат ва ҳамватанони бурунмар-
зиамонро самимона ва сидқан табрик менамоям.

Ин лаҳзаҳои таърихири, ҳамчунин, ба шумо, бунёдгарони ин коҳи
бошуқӯҳи нур, ки дар майдони заҳмати созанд, саҳнаи нангӯ номуси
миллӣ шуҷоату матонат ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ нишон додед,
табрик мегӯям ва ба ҳар яки шумо аз номи тамоми мардуми тоҷик, аз
номи худ ва Ҳукumatи Тоҷикистон миннатдории самимӣ изҳор менамо-
ям!

Ҳукumatи мамлакат, бо вучуди мушкилоти зиёди молиявию иқтисодӣ, аз рӯзҳои аввал бо дарки
масъулияти бузург дар назди мардуми тоҷик тамоми заҳирау имко-
ниятҳои мавҷударо ба бунёди нерӯгоҳ ва фароҳам овардани шаро-

Идомааш дар саҳ. 2



16.11.2018, шаҳри Роғун

ЧАНД ГУФТОР АНДАР ШИНОХТИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



МАРОСИМИ БА КОР ДАРОВАРДАНИ АГРЕГАТИ ЯКУМИ НБО "РОҒУН"



ХУШҚҶДАМ ҲУСРАВОВ - ЦАҲОНПАҲЛАВОНИ ТОҶИК



БАЛЛАДАИ РОҒУН




МИНБАРИ ДОНИШҔУ



УСТОДИ САҲТИРУ МЕҲРУБОН



ХРОНИКАИ НБО "РОҒУН":



СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР МАРОСИМИ ОҒОЗИ КОРИ АГРЕГАТИ ЯКУМИ НЕРӮГОҲИ БАРҚИ ОБИИ "РОҒУН"



ти мусоиди корӣ барои мутахассисону коргарони он сафарбар намуд.

Зеро мо амиқан дарк мекардем, ки "Роғун" омили муҳимтарини пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар, зиндагии осудаи мардум, яъне ояндаи ободи Тоҷикистони маҳбубамон мебошад.

Дар натиҷаи тадбирҳои дар ин самт амалинамудаи Ҳукумат ва ба шарофати заҳмати содиконаи шумо, бунёдгарони ин иншооти таърихӣ имрӯз мо ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллиамон - таъмин намудани истиқлолияти energetik, яъне шарти асосии ҳалли масъалаҳои муҳимтарини иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва дар айни замон тавссеаи ҳамкориҳои минтақаӣ хеле наздикушудем.

Чунки "Роғун" бо иншоотаи аз манбаи таҷдидшавандай иншоҳои нерӯ ва барқи аз лиҳози экологӣ тозаи худ ба ҳамаи кишварҳои минтақа хизмат карда, обонбори он барои танзими заҳираи об, хусусан, дар солҳои камобиву хушсолӣ нақши бузург ҳоҳад бозид.

Қобили зикр аст, ки корҳои соҳтмону васли таҷхизот дар нерӯгоҳ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ, ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландиҳтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода шуданд ва ин корто анҷоми пурраи иншоотаи идома пайдо ҳоҳад кард.

Махсус таъқид месозам, ки корҳои ташхиси лоиҳа аз ҷониби беҳтарин мутахассисону коршиносони Ҳонки умумиҷонӣ панҷ-шаш сол идома пайдо ҳоҳад карданд.

Бунёди сарбанди нерӯгоҳ, ки саҳти баланди қасбият ва таҷрибаи зиёдро тақозо менамояд, ба уҳдай ғолиби тендери байналмилалӣ - Ширкати итолиёни "Салини Импречило" вогузор гардидааст.

Тавре ки ҳамвatanonи азizamон дар ёд доранд, мо 29-уми октябри соли 2016 мачрои дарёи Вахшро тағиیر додем, ки ин ба бунёди таҳқурсии пешдарғоти сарбанди 335-метраи нерӯгоҳ асоси боэзтимод гузошт.

То имрӯз бунёди толори мoshinҳо ва трансформаторҳо, ки дар зери кӯҳ ҷойигир шудааст, бо насиб қисми агрегатҳо амалӣ гардидааст, ки дар ҷаҳон назир надорад.

Ман аз номи Ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ба созмонҳои байналмилалии молиявӣ, ҳамаи муҳандисону мутахассисони ватанигу ҳориҷӣ, аз ҷумла роҳбарону кормандони ширкатҳои бонуфузи ҷандин кишварҳои ҳориҷӣ, ки васлу

насб ва банду бasti таҷхизoti гидрогенератори агрегати шашуми нерӯгоҳро бо сифати баланд ва дар муҳлати муқарраршуда анҷом дода, ҳоло ҷунин корро дар агрегати панҷум идома дода истодаанд, миннатдории самимӣ бâen менамоям.

Корҳои соҳтмону васлкунӣ дар нерӯгоҳи барқи обии "Роғун" бо ҷалби 67 ташкилоту муассисаҳо, пудратчиёни номдори ватанигу ҳориҷӣ ва шумораи умумии зиёда аз 22 ҳазор нафар мутахассисону коргарон, ки беш аз 90 фоизи онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд, инчунин, бо иншоотаи 3600 мосину механизмҳо амалӣ гардида истодаанд.

Қобили зикр аст, ки бунёди ин нерӯгоҳ аз ҳар шахс, ки дар он иштирок мекунад, пеш аз ҳама, нақбаканҳо ва умуман, ҳамаи мутахассисону коргарон заҳмати саҳт ва матонати зиёдро талаб мекунад, зеро 90 фоизи корҳо дар зери замин анҷом дода мешаванд.

Воқеъан, нерӯгоҳи "Роғун" барои ҳамаи ширкатҳои ватанигу ҳориҷӣ мактаби бисёр нодир буда, ҳазорон нафар мутахассисони соҳибтаҷрибаи тоҷикро ба бозори байналмилалии соҳтмони иншооти гидроэнергетик омода карда истодааст.

Бовар дорам, ки таҷribaи бойи мутахassisoni Тоҷikiстон дар оянда на танҳо дар доҳили кишвар, балки дар мамолики дигар низ вадсеве иштрафа ҳоҳад шуд.

Ҳамвatanonи азiz!

Дар кишвари мо тайи 27 соли истиқloliyati давлатӣ бо мақсади афзоиш додани иқтиidorҳои иншоҳои соҳai energetika, taҷkimi nizomi energetik, baland bardoшtani sihat va eъtimodnokии taъminotи соҳaи muxtaliifi iқtisodiyet bo barq, dastrasiy doimii mуштариён ba nerӯi barq va kam namudani talaftoti tekhniki on, dar maҷmӯъ, 25 loiҳa ba mablagi umumii 23 milliard somonӣ amalӣ гардида, ҳоло татbiқi 9 loiҳa dигar ba mablagi umumii 6 milliard somonӣ idoma dorad.

Дар баробари ба иншоотаи супоридани иншооти навбати аввали нерӯгоҳи "Роғун" ва иншоҳои барқи аввал, ки ҳоло мо шоҳиди ин rӯйdodi tаъrihi гардиdem, то имрӯz дар dигar иншооти асосиӯи ёriрасони on niz korҳoи zиёde anҷom ёftaand. Az ҷumla bунёdi ҳattti intiқoli barқi 500-kilovoltai "Roғun- Dushanbe" ба mablagi 745 milliard somonӣ va zeriştgoҳi barқii ne-

rӯgoҳ bo ҳарчи 630 million somonӣ soxta va ba istifoda doda shud.

Ба шарофати иншооти zikrshuda chand laҳza pesh nerӯgoҳi barқi obii "Roғun" ba shabakai ягонаi energetikии Toҷikiстон pайvast гардид va barқi isteҳsoli "Roғun" ba xonadoni ҳar yak sokin kishvar rasid.

Korҳoи soxtmunu vaslgarӣ dar naқbҳoi soxtmioni якуmu duym purra ba anҷom rasonida shudанд va naқbi soxtmioni seom niz, ki bo tavsiyia korshinosoni Bonki umumiҷaҳonӣ ba хотiri taъmini behatarii inshoot xangomi serobii eъtimolӣ ba naқsha girifta shudaast, dar muҳlati muқarrargarhida soxta shud.

Baroи ba istifoda doddani agreragatҳoи minbaъda korҳo dar naқbҳoi naқlietiivu ёrirason niz vusъat ёfta istodaand va bo itminon gufta metavonem, ki agreragati duumi nерӯgoҳ tibқi naқsha soli 2019 ba kor andoxta mешавad.

Xotirniшon mesozam, ki marҳalai imrӯza xanӯz oғosi kor будa, baroи purra ba anҷom rasonidani korҳo dar nerӯgoҳ vaqt va zaҳmati ziёd zarur ast. Vale bo darnazardoshi tаҷriba va natichaҳoi то imrӯz badastovardaamom dilpurona izҳor medoram, ki mo bунёdi nerӯgoҳi barқi obii "Roғun"-ro dar muҳlati muқarrargarhida ba anҷom merasoneм.

Ҳukumat Toҷikiстон az oғosi korҳo соxtmon to imrӯz inshoотi nerӯgoҳo az xisobi bucheti давлат дар ҳaҷmi umumii 24 milliard somonӣ mablaguzorӣ namud.

Tanҳo baroи ichroi korҳo соxtmoni peshdarғot az soli 2016 to inchonib seyonim milliard somonӣ sarf shudaast.

Mardumi шарifi Toҷikiстон xub dar хотир dorand, ki man 5-umi janvari soli 2010 ba onҳo murochiat namuda, daъvat karda budam, ki saҳmi hudo дар bунёdi nerӯgoҳi barқi obii "Roғun", яъne manbaи нуру гармии xonadoni xesh guzorand.

Dar in laҳzaҳoi faraҳbahsh ba ҳamai onҳoe, ki daъvat moro pazirifta, saҳmiaҳoi nerӯgoҳo xaridori karдан va baroи oғosi korҳo соxtmoni on saҳmi vatanidostona guzoшtand, minnatdorii samimӣ bâen mекунам.

Dar in rӯzi saindu muborak ba namoyandagoni ҳamai ширкатҳои ҳorиҷie, ki dar in inshoотi takdirsozi xalқi mo paҳlu ba paҳlu bo bунёdkoronи toҷik zaҳmat mekašand, inchunin, ba aъzoи Шурои nозironi Chamъияти saҳhomии "Nerӯgoҳi barқi obii "Roғun" izҳori sipes karda, ba onҳo

dar faъoliyati minbaъdaашон baroи komёbiҳoi nav orzu menamoyaм.

Azmi қatъy va irada matini farzandoni vatanidost va bonangu nomuse, ki ҳolo dar in mайдoni zaҳmati marдona mушоҳida megarداد, moro ba oяндаи ободи Toҷikiстoni azizamон umedi қavӣ mebahashad.

Bаъди guzashти aйём мову farzandonamон bo iftixor xoҳem guft, ki nerӯgoҳi "Roғun" - in koҳi buzurgi нури millatru mo bo zaҳmati xudamон, яъne bo саъю талoshi xalқi buzurgvoramон va bo ҳamkorии beҳtarin mutaxassisoni kishvarҳoи dunё bunёd kardeм.

"Roғun" баъди purra ba kor daromadani он боргоҳi buzurgi нуру гармӣ mешавад, orzu chandinsolai millati tamaddunsozi mo amalӣ megarداد va kullo niatu naқshaҳoi marдumi шарifi toҷik ba voqeiat tabdid meёband.

"Roғun" imrӯz va dar oянда niz moyi iftixori ҳar yak fardi Vatan, sar查maи vatanidoustivu vatanparastӣ va eҳsosi гарми vatanidoriu sarbalandi marдumi toҷik hoҳad буд!

Bori digar, agreragati avval, нури avval va naҳustshӯlai charoғistoni buzurgi millatru, ki ba ҳar xonadoni kishvar rasid, яъne oғosi давраи navi ҳaётü чomea va давлатro ba tamomi marдumi sarbalandi Toҷikiстoni azizu sohibistiқpol va ҳamaи shumo, ҳosirin arcmad sindkan va samimona tabrik meғum.

Oғosi korи "Roғun" - koҳi buzurgi нур, шарти peshrafati ustuvori Vatan, rӯzgori obod va rӯi surxi ҳar yak fardi mamlakat muborak boшad, ҳamvatanonи aziz!

Ҳazorон aҳsanу ofarin ba bунёdkoroni "Roғun" - қaҳramononi arsaи zaҳmati sозandavu marдona!

Шараф ба marдumi vatanidousti, bonangu nomus va zaҳmatpeшawu sarbalandi Toҷikiстон!

Xalқi buzurgvoru man! Xonadoni ҳar yak fardi tu az нури "Roғun" to abad равshan, қalbi xurd bozurgi sokoноnat to chovidon гарм az meҳri Vatan boшad!

Chovidon bod istiqloли давлатi тоҷikon!

Pояндаву abadӣ bod sulhu oromiy, sуботи siёsӣ va vaҳdati milliy dar Vatan maҳbubamон - Toҷikiстон!

Roxat safedur purnur, ozodivu istiqloлат chovidon, қадamҳoят ba сӯi fardoi obod ustuvor va xonadani ҳar yak farzandat pur az xushbakhitiw u iқbol boшad, Toҷikiстoni aziz!

Ҳameша salomatu sarbaland va xushbakhtru xushiқbol boшad, ҳamvatanonи aziz!

Prezident.tj



МАРОСИМИ БА КОР ДАРОВАРДАНИ АГРЕГАТИ ЯКУМИ НЕРУГОҲИ БАРҚИ ОБИИ "РОҒУН"



факоронаи захираҳои гидроэнергетикӣ, соҳтмону таҷдиди неругоҳҳои ҳурду бузурги барқи обӣ оғоз гардида, ҳатҳои баландшиддати интиқоли неруи барқ ва зеристоҳҳои барқӣ бунёд карда шуданд.

Оғози корҳои барқарорсозӣ ва бунёди Неругоҳи барқи обии "Роғун", таҷдиди азnavsозии неругоҳҳои барқи обии "Норак", "Сарбанд" ва "Қайроққум", мавриди истифода қарор гирифтани неругоҳҳои барқи обии "Сангтӯда - 1", "Сангтӯда - 2", Помир - 1, неругоҳи барқи обии "Тоҷикистон" дар баландии 3500 метр аз сатҳи баҳр дар ноҳияи дурдасти Мурғоб, Маркази барқу гармидаҳии Душанбе - 2, зеристоҳҳои барқии 500 киловолтаи "Душанбе" ва "Суғд", ҳати интиқоли барқи 500 киловолтаи "Чануб-Шимол", Дастроҳҳои тақсимкунандагӣ пӯшидаи элегазии 220 ва 500 киловолта дар неругоҳи барқи обии Норак, зеристоҳҳои барқии 220 киловолтаи "Лолазор", "Хатлон", "Айнӣ", "Шаҳристон", "Шаҳринав", "Геран - 2", ҳатҳои интиқоли барқи 220 киловолтаи "Лолазор-Хатлон", "Тоҷикистон-Афғонистон", "Хӯчанд-Айнӣ", "Қайроққум-Суғд", "Айнӣ-Рӯдакӣ" ва оғози татбиқи воқеии лоиҳаи КАСА - 1000 аз ҷумлаи комёбииҳои бузурги Тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқполияти комили энергетикӣ мебошанд, ки таҳти роҳнамоии бевоситаи Пешвои хирадманду дурандеш муҳтарам Эмомали Рӯдакӣ амалӣ карда шудаанд. Бо татбиқи лоиҳаҳои мазкур дар даҳсоли оҳзири иқтидорҳои истеҳсолии системи энергетикии қишинвар 1320 мегават зиёд ва беш аз 1300 километр ҳатҳои интиқоли барқи баландшиддати 500, 220 ва 110 киловолта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд.

Баъди ба кор андохтани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии "Роғун" Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рӯдакӣ дар мавзеъи бунёди садди неругоҳ, дар назди шумораи зиёди мардум, ки ба хотири иштирок дар маросими оғози кори агрегати якум ҷамъомада буданд, суханронӣ карданд.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рӯдакӣ кулли шаҳрвандони қишинвар ва ҳамватаанони бурунмарзиро бо ин рӯйдоди муҳим табрику таҳният гуфтанд.

Сарвари давлат ба соҳтмончиён, бунёдгарони ин коҳи бошукӯҳи нур, ки дар майдони заҳмати созанд, саҳнаи нангӯ номуси миллӣ шуҷоату матонат ва эҳсоси гарми ватандустӣ нишон доданд, аз номи тамоми мардуми тоҷик, аз номи ҳуд ва Ҳукумати Тоҷикистон миннатдории самимӣ изҳор намуданд.

Таъкид гардид, ки Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳибистиколӣ ба хотири таъмини рушди устувор тамоми заҳирау имкониятҳои мавҷударо барои бунёди неругоҳҳо сафарбар намуд. Роҳбарияти давлату ҳукумат амиқан дарк мекарданд, ки "Роғун" омили муҳимтарини пешрағти иқтисодиву иҷтимоии қишинвар, зиндагии осудай мардум, яъне ояндаи ободи Тоҷикистони маҳбубамон мебошад.

Корҳои соҳтмону васлкунӣ дар Неругоҳи барқи обии "Роғун" бо ҷалби

70 ташкилоту муассиса, пудратчиёни номдори ватаниву ҳориҷӣ ва шумораи умумии зиёда аз 22 ҳазор нафар мутахassisону коргарон, ки беш аз 90 фоизи онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд, инчунин, бо истифодаи 3600 машины механизмҳо амалӣ гардида истодааст.

Сарвари давлат таъкид доштанд, ки дар баробари ба истифода супоридани иншооти навбати аввали неругоҳи "Роғун" ва истеҳсоли барқи аввал, ки ҳоло мо шоҳиди ин рӯйдоди таъриҳӣ гардида, то имрӯз дар дигар иншооти асосибу ёрирасони он низ корҳои зиёде анҷом ёфтаанд. Аз ҷумла, бунёди ҳатти интиқоли барқи 500-киловолтаи "Душанбе - Роғун" ва зеристоҳҳои барқии неругоҳ соҳта ва ба истифода дода шуд.

"Роғун" имрӯз ва дар оянда низ мояни ифтихори ҳар як фарди Ватан, сарчашмаи ватандустиву ватанпарастӣ ва эҳсоси гарми ватандориву сарбаландии мардуми тоҷик ҳоҳад буд.

Дар охир Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рӯдакӣ бори дигар нури аввал ва нахустшӯлаи ҷароғистони бузурги миллатро, ки ба ҳар ҳонадони қишинвар расид, ба тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистони азизу соҳибистикол самимона табрик гуфтанд.

Дар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори ба кор андохтани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии "Роғун" ноиби Президенти Бонки ҷаҳонӣ оид ба минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказӣ Сирӣ Мюллери ва Муовини вазири корҳои ҳориҷии Ҷумҳурии Италия Манлио ди Стефано суханронӣ карданд.

Метавон гуфт, ки бо ифтихори агрегати якуми НБО "Роғун" аҳолии қишинвар дар тамоми фасли сол бо барқ таъмин шуда, фаъолияти корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат боз ҳам густариш пайдо ҳоҳад кард ва иқтидори истеҳсолии Тоҷикистони соҳибистикол дар самти тавлиди маҳсулоти рақобатпазири ба содирот нигаронидашуда боз ҳам афзоиш пайдо мекунад.

Ба таъкиди коршиносони байнамиллӣ ибтикори Сарвари давлати Тоҷикистон дар бунёди НБО "Роғун" пайдади шуҷоати фитрӣ, истеъодии камназари қишинвардорӣ, муҳаббати бепоён ба ҳалқу Ватан ва талошҳои ҳастанопазир барои зиндагии беҳтару шоистаи мардум мебошад, ки нафақат истиқполияти энергетикии мамлакатро таъмин мекунад, дар иқтисодии милли ҷаҳишҳо ва пешрағти беназирро ба амал меоварад, балки ба сифати ғояи ҳаётбахши умумимилӣ ваҳдату иттиҳоди ҳалқи Тоҷикистонро аз азamatу пойдории бештаре бархурдор менамояд.

Дар воқеъ НБО "Роғун" манзилу дилҳои мардуми моро гарму равшан мекунад, дар рӯдҳои нурофари қишинвар неругоҳҳои нави барқ бунёд мешаванд, заҳираҳои азими энергетикӣ ва азму талоши созандагии ҳалқ бо ҳидоятҳои бузурги Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рӯдакӣ Тоҷикистонро беш аз ин шукуфонтар месозад ва бо бунёди ин иншооти азим мардуми тоҷик саодати зиёд мебинад.

НБО "РОГУН": АЗМУ ТАЛОШ ВА ҶАСОРАТИ БУЗУРГИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



Абдуллаҳор РАҲМОНЗОДА,
Ёрдамчи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон онд ба масъалаҳои рушди
иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа

Дар ҳар як марҳила шахсоне сари қудрат меоянд, ки онҳо барои рушди қишвар ва баланд бардоштани мақоми он дар арсаи байнамилалӣ тамоми қобилият ва маҳорати кордонии хешро сарф карда, манфиати давлат ва Ҳукуматро аз манфиати шахсӣ боло медонанд.

Дар аввали садаи XXI ҳамин масъулияти вазнин бар дӯши фарзанди фарзонаи миллат, абармарди дунёи сиёsat, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтараам Эмомали Раҳмон воғузор гардид. Дар як марҳила ҳассоси таъриҳӣ ин шахсияти ватандӯст на танҳо миллатро аз вартаи нобудшавӣ ҳифз ва ҳимоя намуд, балки барои рушди минбаъда он роҳи васеъ боз кард. Дар пайи ин мақсади наҷиб Пешвои миллат ба бунёди иншооти азими аср-НБО-и "Рогун" камари ҳимат бастанд ва шахсан маҷрои дарёи Вахши саркашро дигар карданд. Ба қавли шоир:

Барҳезу биё ба Рогун,
ай ҷону ҷигар,
Пайванди вафои одаму
об нигар.
Вахш, ки сарафроҳта
буд, роҳ гирифт,
Аз мақдами Пешво ба
маҷрои дигар.

Ин аст, ки бо талошҳои зиёд ва ҷидди ҷаҳди беандоза Сарвари давлати тоҷикон соҳтмони онро аз нав оғоз карда, дар муддати расо 10 сол (солҳои 2008 - 2018) агрегати нахустини ин коҳи муҳташами нурро ба кор дароварданд.

Дар ин давраи таъриҳӣ Роҳбари давлат муҳтараам Эмомали Раҳмон борҳо аз минбарҳои созмонҳои бонуғузи байнамилалӣ баромад намуда, аҳамияти ин иншоотро барои тараққиётни минбаъдаи Тоҷикистон шарҳ дода, дар ҷаласаҳои миңтақаӣ аз он дифоъ кардаанд. Ҳамзамон доир ба тавсееи ин лоҳиҳаи нафъовар ба аксари ташкилотҳои молиявии байнамилалӣ гузориш манзур карда, нақши бузурги ин иншоотро дар рушди соҳаҳои муҳталифи иқтисоди миллии Ватани маҳбубамон муҳим арзёбӣ намудаанд.

Муҳимтар аз ҳама, ҳангоми сафарҳои кориашон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат доир ба дурнамои рушди қишвар изҳори наzar карда, дар ин раванд пурҳамият будани соҳтмони иншооти Рогунро маҳсус зикр мекарданд ва мардумро бовар меку-

нониданд, ки ҳалқи тоҷик аз уҳдаи соҳтмони ин неругоҳ мебарояд ва онро дар муҳлатҳои муқарраршуда ба анҷом мерасонад.

Сарвари давлат муҳтараам Эмомали Раҳмон борҳо ишора кардаанд, ки Рогун на танҳо ба ҳалқи тоҷик нурӯ рӯшнӣ медиҳад, балки барои боз ҳам беҳтар шудани вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мамлакат тақони ҷиддӣ мебахшад.

Нақши беназир доштани ин коҳи муҳташами нурро ба инобат гирифта, Пешвои миллат дар назди ин соҳтмони аср Шӯрои нозиронро бо роҳбарии Сарвазери Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис намуданд ва ин Шӯроро вазифадор карданд, ки ҳар моҳ бо кору фаъолияти соҳтмончиёни Рогун шинос шуда, аз натиҷаи заҳмату талошҳои онҳо ба Роҳбари давлат мунтазам гузоришҳои шифоҳию ҳаттӣ пешниҳод намояд. Дар ин асоси кори ҳаррӯзан соҳтмончиёни НБО-и "Рогун" зери назорат қарор дода шуд ва ҷараёни соҳ-

си наҷиб ба назар расида, як будани қавлу амалашон собит гардид.

Мардуми сарбаланди тоҷик бо Пешвои муаззами худ - Эмомали Раҳмон ифтиҳор мекунад. Зоро ҳар як ташабbusi созандаро, ки он кас оғоз менамоянд, то ба анҷом расиданаш шахсан сарварӣ мекунанд ва бо иҷро шудани он рӯҳу илҳоми тоза гирифта, дар пайи ғояи нави ватандӯстона мешаванд. Дар ҳамин замина Пешвои муаззами миллат ба кори "Рогун" ҳусни оғоз баҳшиданд, мушкилиҳоро бо таҳаммул паси сар карданд ва ҷасуруна дароперона дар бунёди иншооти миён баста, дар муддати як даҳсола ба муроди дилашон расиданд.

Сарвари ботадбир хуб дарк мекарданд, ки ин иншоот роҳи бисёр масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро мекушояд ва барои таъсиси ҳазорҳо ҷойи кори нав замина фароҳам мөоворад. Ин энергияи арzon сабаби таъсис ёфтани корхонаҳои бузургу миёни саноатӣ шуда, ҷиҳати таѓӣ-



тмон вусъати тоза қасб кард.

Соҳтмончиёни "Рогун" хуб медонистанд, ки бунёди ин иншоот зери назорати бевоситаи Президенти мамлакат қарор дорад, аз ин рӯ бо ғайрати дучанд заҳмат мекашиданд. Коргарони баору номус ва қавииrodai Rognun ба Сарвари давлаташон ваъда доданд, ки аз уҳдаи ҳама гуна нақбаниҳои вазнин мебароянд ва корҳоро бо сифати баланду сари вақт иҷро мекунанд.

ОНҲО на танҳо ба қавлашон вафо карданд, балки корро дар се баст ташкил намуда, барои ба мақсад расидан тамоми неру ва қобилияти кордонии хешро сарф карда, дар вақти муайяншуда корҳои соҳтмониро ба анҷом расониданд. Ҳамин азми қавӣ ва матонати баланди коргарон аст, ки бунёди иншоот бо суръат идома дорад ва кор дар бисёр қитъаҳо шабонарӯйӣ ба роҳ монда шудааст.

Президенти мамлакат аз рӯзҳои нахустини оғози иншооти таъқид карда буданд, ки ба азму матонати мардум боварӣ доранд, зоро онҳо қодиранд ҷунин иншооти бузурги асрро бунёд намоянд. Ин ҳақиқат асоси воқеӣ пайдо кард ва ҳалқи бонангӯ номус, ватандӯсту ватанҳои тоҷик тавонист номи Сарвари худро баланд бардорад ва агрегати аввалиниро сари вақт ва дар муҳлати муқарраршуда ба истифода дидад. Ҳиссаи ҳар як коргар дар амалӣ шудани ин ташабbu-

си ёфтани инфрасоҳтори маҳалӣ мусоидат менамояд.

Бо дарназардошти ин, Пешвои миллат барҳақ тазаккур доаданд, ки "истифодай заҳирау имкониятҳои дохилии Тоҷикистон, маҳсусан тавассути истифодай заҳираҳои гидроэнергетикӣ ба роҳ мондани истеҳсоли неруи барқи арzon мустақиман ба рушди ҳамаи соҳаҳои иҷтимоӣ кишивари мо, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва куллан беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи Тоҷикистон мусоидат мекунанд".

Баланд гардидани сатҳу сифати ҳаёти мардум ба он мусоидат ҳоҳад намуд, ки қишиҳои гуногуни аҳолӣ дар макони зисти худ соҳби ҷойи кори доимӣ мешаванд ва ба тарбияи фарзандон машғул шуда, ба муҳочиҷрати меҳнатӣ эҳтиёҷ намемонад. Дар баробари ин барои рушди илму маориф заминai ҳуб муҳайё шуда, ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардидани таълиму тарбия шароити мусоид фарҳам меояд.

Тавлиди нур-ин тавлиди бахти нави ҳалқи тоҷик бо сарварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтараам Эмомали Раҳмон мебошад.

Ин иқдоми начибонаи Пешвои муаззами миллат марҳилаи навро дар ҳаёти ҳалқи тоҷик боз ҳам барои ҳаёварӣ. Магар ту душмани ҷони худ ҳаҷстӣ?

• Шеъри рӯз

ОзарСАЛИМ



ЧАРХАИ НУР

Чарҳаи Рогун даме чарҳад,
Бо танинаш номи миллат мекашад қад,
Боз болотар,
Мешавад бар чарҳ наздик.
Чарҳ мегардад сари чарҳ
Аз ҷунин чарҳидани иқболи Тоҷик.
Рогун аз "рог" аст,
Яъне решаваш дар рӯшнӣ мезанд чарҳ.
Ҳар кӣ андешаид ҷунин,
Андешааш дар рӯшнӣ мезанд чарҳ.
Чарҳ зан, эй чарҳаи иқболи миллат,
То бичарҳад дар лаби мо
Вожаҳои нусратагӯзи "Ирода",
"Коргар",
"Ҳамбастагӣ"
"Ҳимат"!
Чарҳ зан, эй чарҳаи нур,
Чарҳ зан, то дар самои мо занад чарҳ
Нуркафтарҳои Рогун!
Чарҳ зан, чарҳиданам бодо ҳумоюн!

ЧОР ҲИҚМАТ

ДҮСТИ ВОҚЕЙ

Рӯзе мӯрҷае донаи вазнинero бардошта ва дар биёбон мерафт.
Аз ўпурсиданд:
- Куҷо мераవӣ?
Гуфт:
- Мехоҳам ин донаро барои дӯстам, ки дар шаҳри дигар аст, бибарам.

Гуфтанд:
- Воеан ҳандаовар аст, ту агар ҳазор сол ҳам умр бубинӣ, наметавонӣ ин ҳама роҳро тай карда ва аз қӯҳистонҳо бигзарӣ, то ба ў барасӣ.
Мӯрҷа гуфт:

- Муҳим нест... ҳамин ки ман дар ин роҳ, башам, ў худаш мефаҳмад, ки дӯсташ медорам.

Мантиқ: Дӯсти ҳақиқӣ бояд буд, на дӯсти риёй.

САДОҚАТ

Мардеро гуломе буд Луқмон ном. Луқмон гуломе буд доно, бовоа, меҳрубон, хайроҳо ва хулоса ҳама ҳубиҳоро дар худ дошт ва аз ин рӯ назди арбоб бисёр азиз буд. Арбобаш ўро ҳатто бар фарзандонаш мӯқаддам мелошт. Ишқи арбоб ба Луқмон он андоза буд, ки ҷуз он гизоӣ, ки Луқмон аз он ҳӯрда буд, намеҳӯрд.

Рӯзе барои арбоби Луқмон ҳарбӯза ба армӯғон оварда буданд. Фарзандашро гуфт, то Луқмонро фарёд созад. Ҳарбузаро пора кард ва як қоч ба Луқмон дод. Луқмон онро ҷунон ба ҳавас ҳӯрд гӯё, ки асал башад. Арбоб, ки дид Луқмон ҳарбузаро бисёр дӯст дошт, қочи дуввуму севвумро ба ў дод, то ба ҳафтадаҳ расид. Танҳо як қоч боқӣ монд. Арбоб хост онро бихӯрад, то бидонад он ҳарбӯза чӣ қадар ширин аст, ки Луқмон онро ҷунон ба иштиҳо мөхӯрад, аммо ҳарбузана на танҳо ширин набуд, балки ҷунон талҳ буд, ки забони арбоб обила зад ва ҳалқаш сӯҳт. Дақиқае гузашт ва ҳоли арбоб беҳтар шуд.

Пурсид:

- Луқмон! Ҷи гуна ту заҳри талҳро ҷунон бо иштиҳо ҳӯрдӣ ва ҳам ба абрӯ наёварӣ. Магар ту душмани ҷони худ ҳаҷстӣ?

Луқмон гуфт:

- Ман аз дасти ту ширинҳо ҷашидаам ва неъматҳо гирифтаам, шарм кардам талҳии ин якеро ба рӯйт биёварам. Ин носипосӣ аст, ки ҳазор-ҳазор ҳубӣ бубинам ва ҳангоми як ноҳуӣ фигон баровардам. Дар воқеъ, дасти ширинбахши ту талҳӣ дар ин ҳарбуз бокӣ нағузот.

Мантиқ: Муҳабbat кимиёест, ки ҳар талҳиро ширин мекунад, дардро шифо медиҳад ва мурдара зинда месозад.

(Мазмун аз "Маснавии маънавӣ")

БЕ ИБОДАТ БИҲИШТ МЕХОҲАД

Масторо шунидам, ки нимаш дар сари бозоре истода буд ва аз ҷояти масти сараш ба чарҳ дарафтода. Ҳушёре, ки бо вайлоғи муҳаббату ёрӣ мезад, аз ўпурсид:

- Чаро ба хонаи хеш наравӣ?
Гуфт:

- Эй фалон, набинӣ, ки шаҳр бар гирди ман мегардад ва хонаҳои бегонагон ягон-ягон дар гузар аст, интизор дорам, то ҷундари хонаи ман пайдо шавад, бе ҳеч заҳмате худро ба хона дарандозад. Мантиқ:

Коҳили сустратъӣ сустанҳоид, Тухм нокишта кишиш мекоҳад. Пой нанҳода аз сарой бурун, Сайри дайру куништ мекоҳад. Бе риёзат ҳаҷови ҳур ба сар, Бе ибодат биҳишт мекоҳад. (Ҳаким Қоонӣ)

ШИКАСТИ ҚАЛӢ

- Шишиаш дар паҳлӯят бударо дидӣ?
- Оре.
- Онро гирифта, бар замин бизан!
- Шикаст.
- Акнун аз ў бахшиш пурс!
- Пурсидам.
- Ба сурати аввалии худ баргашт?
- На.
- Пас, фаҳмидӣ?! Диҳҳо низ монанди шиша ҳастанд, ҳатто агар бахшанд ҳам, фаромӯш на-мекунанд.

Таҳияи Ҷаҳонгир РУСТАМ

ХУШҚАДАМ ХУСРАВОВ - ЧАҲОНПАҲЛАВОНИ ТОЧИК



Шаби 13 ба 14 ноябр ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба самбо аз қишвари баргузории Чемпионати ҷаҳон-2018-шарҳи Бухарести Руминия ба Ватан баргашт. Чемпиони нави ҷаҳон Ҳушқадам Ҳусравов ва ҷоизадорони ин маъракаи сатҳи ҷаҳониро дар қатори масъулини соҳа ҳаводорони зиёди соҳаи варзиш истиқбол гирифтанд.

Маросими истиқболи голибони Чемпионати ҷаҳон-2018 оид ба самбо дар Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо иштироқи роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мураббиёну варзишгарон ва ҳаводорони сершумори ин намуди гӯштин дар фазои тантанавӣ сурат гирифт.

Тавре аз Федератсияи самбои Тоҷикистон ба муҳиби АМИТ "Ховар" Мехрони Қурбон ҳабар доданд, дар ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ, ки аз 9 то 11 ноябр идома ёфт, паҳлавони ҷавони тоҷик Ҳушқадам Ҳусравов бо шикаст додани ҳамаи рақибони ҳуд унвони ҷемпионаи ҷаҳонро дар вазни 62 кило ба даст овард. Дар баробари Ҳушқадам Ҳусравов боз се тан самбочии дигари мамлакат-Беҳрӯзи Ҳочазода дар вазни 74 кило, Акмалидин Каримов дар вазни 57 кило ва Сорбон Латифов, донишҷӯи соли 4-уми факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар вазни 62 кило медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд.

Медали тиллои Ҳушқадам Ҳусравов баъд аз қаҳрамонии Сайдмуъмин Раҳимов ва Беҳрӯзи Ҳочазода сеюмин дастоварди олий дар таърихи самбои

Тоҷикистон аз ҷемпионати ҷаҳон маҳсуб мешавад.

Бояд гуфт, ки Ҳушқадам Ҳусравов дастпарвари Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ мебошад. Ҕемпиона дигари ҷаҳон Беҳрӯзи Ҳочазода ҳам феълан донишҷӯи ин Донишкада аст.

Дар маҷмӯъ Тоҷикистонро дар Ҕемпионати ҷаҳон-2018 оид ба самбо 12 тан варзишгар- 8 нафар дар самбои варзишӣ ва 4 тани дигар дар самбои размӣ намояндагӣ кардан. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳисоби даставӣ ҷои З-юмро ишғол кард.

Ёдовар мешавем, ки дар Ҕемпионати ҷаҳон оид ба самбо, ки соли гузашта дар шарҳи Сочи бо ширкати варзишгарони беш аз 90 қишвар сурат гирифт, паҳлавонони тоҷик бо шумули 11 нафар панҷ медал - як тилло, ду нуқра ва ду нишони биринҷӣ ба даст оварда, дар ҳисоби умумидастай пас аз Россия мақоми дуюмро қасб намуданд. Беҳрӯзи Ҳочазода дар сабқати самбои варзишӣ дар вазни то 74 кило бо медали тилло сарфароз гашт. Акмалидин Каримов дар вазни то 57 кило ва Набимуҳаммад Ҳоркашев дар вазни беш аз 100 кило бо медалҳои нуқра мукофотонида шуданд. Зафар Олимшоев дар вазни то 82 кило медали биринҷиро соҳиб шуд.

Инчунин аз намуди самбои размӣ Сорбон Латифов, донишҷӯи соли 4-уми факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар вазни то 62 кило барандаи медали биринҷиро гардида буд.

АМИТ "Ховар"



ҲАМОИШ БАҲШИДА БА РӮЗИ КОНСТИТУТСИЯ

Рӯзи 6-уми ноябр ҳайати дастаи ҷаҳонӣ дар толори фарҳангии донишгоҳ ҷарои ҷаҳонӣ оид ба Рӯзи Конститутсия баргузор гардид. Нахуст, ректори донишгоҳ доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҖТ Абӯабдуллоҳ Ҳабибуллоҳ суханронӣ намуда, ҳозиринро ба ин санаи таърихӣ таб-

рику таҳният гуфт.

Сипас, омӯзгорони факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносабатҳои байнамillaliy oidi ba naqshi Konstitutsiya maъrӯza namuda, dar қисмати охир donishchӯy়en barnomai farhangi sheshro peshkashi tamoshobinon kar-dand.

ТАЧЛИЛ АЗ РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТ ВА БА ИСТИФОДА СУПОРИДАНИ АГРЕГАТИ АВВАЛИ НОБ «РОҒУН»

Рӯзи 14-уми ноябр соли ҷорӣ дар толори фарҳангӣ конфронси илмӣ-назариявии донишгоҳӣ дар мавзӯи "Нақши Пешвои миллат дар рушди Тоҷикистони соҳибистикол" бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба истифода супоридани агрегати аввали НОБ «Рӯғун» гузаронида шуд.

Нахуст, ректори Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҖТ Абӯабдуллоҳ Ҳабибуллоҳ баромад намуда, ҳозиринро ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба истифода супоридани агрегати аввали НОБ

«Рӯғун» табрик намуд ва қайд кард, ки ин рӯз таърихи давлатдории тоҷикон бо хати зарин сабт ҳоҳад шуд.

Сипас, дар мавзӯи "Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккуli давлатдории навини тоҷикон" номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи таърих, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ Муродова Гулчехра ва дар мавзӯи "Аҳамияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва стратегии НБО «Рӯғун» дар шароити мусир" номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи иқтисодӣ ва идора Каҷкуллоев Абдухолиқ баромад намуданд.

Дар қисмати охирин ҷароинӣ музокирот сурат гирифт.



МИЗИ МУДАВВАР

Таърихи 09.11.2018 дар кафедраи иқтисод ва идораи факултаи молиявио иқтисодӣ мизи мудаввар дар мавзӯи: "Нерӯгоҳи барқи обии Рӯғун иншооти тақдирсоз" бахшида ба корандозии агрегати якуми НБО-и Рӯғун баргузор гардид. Тибқи барномаи ҷароинӣ сухани ифтиҳоӣ ба ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия номзади илмҳои филологияӣ, дотсент Ҳудойдодова Ш.З. дода шуд. Ҳудойдодова Ш.З. сараввал ҳайати омӯзгорони кафедраро барои ташкил намудани ин ҷароинӣ илмӣ-сиёсӣ табрик гуфта, сипас оид ба сиёсати давлатӣ ҳукumat дар самти ҳаллия яке аз ҳадафҳои муҳими стратегӣ-таъмини амнияти энергетики суханронӣ намуд.

Сипас, ноиби ректор оид ба тарбия, номзади илмҳои педагогӣ Назаров Ҳ. баромад намуда, ташабbusi кафедраi иқtisod va idoraro dastgirӣ namudand. Ҳamini tavv, tibqi barnomai miz-i mudavvar dekanai faculta Mirsaidov M.N. suhanroni karda, ҳozirinro ba in dastovard-i davlati tabrik guft.

Баъдан, мудири кафедра, муаллими kalon Kaҷkuлloev A.F. oid aҳamiyati taъrihi iqtisodii NBO Rӯғun, assistensti kafedrai iqtisod va idora Ҳakimov

A. dar samti taъmini iqtisoliyati energetiki va rasidan ba rushdi ustuvro-i iqtisod, assistensti kafedrai nazariyi iqtisod va moliai Saidov P. dar mawzӯi NBO Rӯғun oynada durafshonni millati toҷik va doktoranti PhD-i kafedrai iqtisod va idora Mirzoev ҂.С. oid ba NBO Rӯғun lâyvandgari Toҷikiстон ба қishvarxoi Osiei Marказi baramad namudand.

Дар охир муҳокима ва музокироти маъrӯzaҳои шунидашуда сурат гирифт. Дар rafti muzokirot dekani faculta Mirsaidov M.N. va mudiiri kafedrai iqtisod va idora Kaҷkuлloev A.F. az omӯzgoron daъvat ba amal ovardan, ki dar tashkilu barguzorii chunin chorabiniҳo iilm, ilm-siёsӣ betaraifi zoҳir namanoyand. Ilova bar in, roҳbariati faculta va kafedra tasmin iqtisod, ki dar oynada niz yak konfronsi satҳi chumhuriyati dar in samti barguzor namoyand. In-chunin, baҳri boldaҳotirri ištirokchiēn va boz ҳam az nazdiq oshno shudan ba rafti soxtumoni inshooti buzurgi asr va taқdirsizi millati toҷik ҂CSK NBO Rӯғun, navori videooni kutoҳ az ҷaraen'i rafti korҳoi soxtumoni nazdiq doda shud.



ХРОНИКАИ НБО "РОГУН": ПЕШВОИ МИЛЛАТ-ЭҲЁГАРИ СОХТМОНИ БУЗУРГИ АСР

16-уми ноябри соли 2018 ҷаҳониён шоҳиди ҳодисаи таърихии барои тоҷикон муҳими тақдирсоз - ба истифода додани агрегати аввалини НБО-и "Рогун" гардиданд. Ба ин муносабат хроникаи бунёди ин иншооти азими гидроэнергетикиро манзури хонандагон мегардонем.

Соли 1930-нақшакашин бунёди ин иншооти гидроэнергетики.

Соли 1960 - шурӯи корҳои омӯзиши.

Соли 1974 - Лоиҳаи техникии НБО-и "Рогун", ки аз ҷониби шӯбай осиёимиёни Институти "Гидропроект"-и шаҳри Тошканд омода шуда буд, аз тарафи Госстройи СССР тасдиқ карда шуд.

Соли 1976 - шурӯи корҳои омодагӣ ба оғози соҳтмони НБО-и "Рогун".

Соли 1987 - Оғози бунёди дарготи ин неругоҳ.

27 декабря соли 1987 - маҷрои дарои Вахш баста шуд.

Соли 1990 - интиқоли ду гидротурбин ба макони соҳтмон.



Соли 1993 - соҳтмони сарбанди неругоҳ ба 40 метр расонида шуда, қариб 21 километр нақбанди шуд.

8 майи соли 1993 - сарбанди бунёдёфтӣ дар натиҷаи обхезии шадид ҳароб шуд ва қисме аз нақбҳои қандашуда зери об монданд.

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ соҳтмони НБО-и "Рогун" барои муҳлати номуайян боздошта шуд.

Соли 2004 - байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати "Русал" ҷиҳати анҷоми соҳтмони НБО-и "Рогун" шартнома имзо карда шуд.

26 сентябри соли 2005 - оғози расмии корҳои соҳтмонӣ дар НБО-и "Рогун".

Сентябри соли 2007 - бинобар ҳосил нашудани мувофиқа дар масъалаи баландии сарбанди НБО-и "Рогун" шартнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати "Русал" бекор карда шуд.

30 майи соли 2008 - Сафари көрии Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон ба шаҳри Rogun, боздид аз иншооти соҳтшавандӣ ва мулоқоташон бо коргарони НБО-и "Рогун".

28 октябри соли 2009 - Сафари навбатии Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон ба шаҳри Rogun ва

шиносой бо рафти корҳои соҳтмонӣ, сӯхбат бо бинокорони Неругоҳи барқи обии Рогун.

Соли 2010 - бунёди НБО-и "Рогун" аз нав шурӯй гардид.

Соли 2010 - байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Bonki ҷаҳонӣ барои гузаронидани ташхиси байнамилалии поиҳаи НБО-и "Рогун" шартнома ба имзо расид.

Декабри соли 2010 - анҷоми корҳои барқарорсозӣ дар нақби аввали иншооти соҳтшавандӣ.

Феврали соли 2011 - Пудратчии баргузории ташхис ширкати швейтсарии "Pougy Energy Ltd" интиҳоб гардид.

10 июля соли 2012 - Сафари көрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Rogun ва боздид аз НБО-и "Рогун".

15 июля соли 2015 - Сафари навбатии Пешвои миллат ба шаҳри Rogun, шиносой бо ҷараёни корҳои барқарорсозии НБО-и "Рогун" ва ифтиҳори Ozmoishgoҳi марказии соҳтмонӣ.

04 августи соли 2016 - Сафари көрии Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон ба Неругоҳи барқи обии "Рогун" ва шиносой бо ҷараёни корҳои барқарорсозӣ дар неругоҳ.

05 августи соли 2016 - Бозди Президенти Тоҷикистон Эмомали Рахмон аз мавзеи соҳтмони Неругоҳи барқи обии "Рогун" ва мулоқот бо роҳбарону мутахassisони неругоҳ.

29 октября соли 2016 - тағирии маҷрои дарёи Вахш ва оғози бунёди сарбанди Неругоҳи барқи обии Rogun бо иштироки Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон.

10 майи соли 2017 - Сафари көрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ба Неругоҳи барқи обии "Рогун", мулоқот бо роҳбарон ва кормандони муҳандисиву техникии неругоҳ, шиносой бо ҷараёни корҳои соҳтмонӣ дар бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандai элегазӣ.

26 июня соли 2018 - Сафари көрии навбатии Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон ба Неругоҳи барқи обии "Рогун", боздид аз толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳои НБО-и "Рогун", шиносой бо ҷараёни корҳои соҳтмонӣ дар нақбҳои соҳтмонии СТ-1 ва СТ-2-и неругоҳ.

16 ноября соли 2018 - санаи таърихӣ- ба истифода додани агрегати аввали НБО "Рогун".

Ҷасур АБДУЛЛО,
ҳабарнигори АМИТ "Ховар"



МАРОСИМИ СУПОРИДАНИ МУКОФОТҲОИ ДАВЛАТӢ БА СОҲТМОНЧИЁНИ НЕРУГОҲИ БАРҚИ ОБИИ "РОГУН"

14 ноября дар Қасри миллат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ифтиҳори ба фаъолият оғоз кардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии "Рогун" ба беш аз 100 нафар мутахassisони касбу кори гуногуни арсаи нангуномус мукофотҳои давлатӣ супориданд.

Қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамаи ҳозиринро ба муносабати рӯйдоди муҳими таърихӣ - ба кор андохтани агрегати аввалини Неругоҳи барқи обии "Рогун" ва сарфароз гардиданашон бо мукофотҳои давлатӣ самимона табрик гуфтанд.

Сарвари давлат таъқид доштанд, ки Неругоҳи барқи обии "Рогун" иншооти муҳими стратегии кишвар ба ҳисоб меравад, аз ин рӯ роҳбарияти олии кишвар ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқолияти давлатӣ ба соҳтмони иншооти гидроэнергетикӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намуда, барои бунёди неругоҳҳои хурду бузург дар қаламрави кишварон ҳамаи заҳираву имкониятҳоро сафарбар намуд.

Таъқид гардид, ки бунёди пурраи ин коҳи нур роҳи асосии ба истиқолияти комилии энергетикӣ ноил шудани Тоҷикистон буда, омили муҳимтарини тақонбахши иқтисодӣ-ётӣ миллӣ, афзоиш ёфтани иқтидори содиротии кишвар ва муҳимтар аз ҳама, сабаби таъмин намудани сатҳи шоистаи зиндагии сокинони мамлакат мегардад.

Имрӯз дар маросими навбатии супоридани мукофотҳои давлатӣ аз корманди одӣ сар карда, то экскваторӣ, васлгару ронанда, нақбону кафшергар, пармагару барқӣ, дурдгару муҳандис ва роҳбарони ширкатҳои соҳтмонӣ иштирок доштанд, ки дар қитъаҳои гуногуни ҷабҳаи нангуномус бо садоқат ба давлату миллат заҳмат мекашанд.

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сарфарозгардонии соҳтмончиёни Неру-

гоҳи барқи обии "Рогун" барои дастовардҳои баланди истеҳсолӣ, фаъолияти самаранок ва саҳми арзанда дар бунёди Неругоҳи барқи обии "Рогун" коргарон бо Ордени "Шараф дараҷаи 2", Медали "Хизмати шоиста" ва "Ифтиҳорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" қадр карда шуданд.

Ҳамин тавр 2 нафар бо Ордени "Шараф дараҷаи 2", 53 нафар бо Медали "Хизмати шоиста" ва 48 нафар бо "Ифтиҳорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" сарфароз гардиданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон зимни супоридани мукофотҳои давлатӣ хизмати арзандай ҳар як нафар коргари Ҷамъияти Саҳомии Кушодай Неругоҳи барқи обии "Рогун", аз ҷумла сардорони раёсатҳои ширкат, васлгарон, ронандагони техникаҳои гуногун, нақбон, кафшергарони газию барқӣ, таъмиргарони муҳаррик, ҷонғарон, пармагарон, устоҳои қитъаҳои соҳтмонӣ, барқчиён, кормандони озмоишгоҳҳо, барқчиён, дурдгарон, назоратчиҳои қитъаҳои соҳтмонӣ, истеҳсолотчиён, инчунин пудратчиён - кормандони даҳҳо аداد ҷамъиятҳои дори масъулияти маҳдудро, ки дар рафти корҳои соҳтмонӣ фаъолона иштирок кардаанд, маҳсус зикр намуданд.

Дар маросими мукофотсупорӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамаи нафаронро, ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи бунёди Неругоҳи барқи обии "Рогун" аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олии давлатӣ қадрданӣ шуданд, ба ифтиҳори рӯйдоди муҳим табрик гуфта, ба онҳо саломативу сарбаландӣ ва барори кор орзу карданд.

Пешвои миллат бори дигар ба ҳамаи коргарон барои хизмати шоиста ва ватандӯстонаву созанд дар назди ҳалқу Ватан миннатдорӣ баён намуда, бо итминон иброз доштанд, ки онҳо минбаъд низ барои ободии кишварон, пойдории сулҳу субот дар ҷомеа, пешрафти иқтисоди миллиамон ва амали гардидани ҳамаи ҳадафҳои неки давлату ҳукумат бо азму талоши дучанд заҳмат мекашанд.

АМИТ "Ховар"

ПАЁМИ

ТАБРИКИИ РЕКТОРИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ АБӮАБДУЛ- ПОҲИ РӮДАҚӢ, ДОКТОРИ ИПМҲОИ ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИКА, УЗВИ ВОБАСТАИ АКАДЕМИЯИ ИПМҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН АБДУЛЛО ҲАБИБУЛЛО БАХ- ШИДА БА РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТ ВА ИФТИХОӢ АГРЕГАТИ АВВАЛИ НБО "РОҒУН"



Устодон ва шогирдони азиз!

16-уми ноябри соли 2018 тамоми олам шоҳиди ҳодисаи муҳиму тақдирсоз барои тоҷикон - ба истифода додани агрегати аввалини НБО "Роғун" гардианд.

Бо дасти мубораку бобракати Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон агрегати аввали НБО «Роғун» ба кор дароварда шуд ва мо ба марҳилаи нави давлатсозии навини тоҷикон қадам гузоштаем.

Мавриди зикр аст, ки соҳтмон ва ба кор даровардани ин иншооти бузурги энергетикӣ ба навиштани достонҳо меарзад ва бидуни кадом бузургбинии барсохта он худ достони қаҳрамоние мебошад, баёнгари иродай устувору часорати Рустамона, хиради беҳамто, дилбастагии беканор ба Ватан ва садоқати бепоён ба миллату давлат, ки онро дар талошҳои пайгиранаи Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дидаем.

Роҳи бунёди НБО «Роғун» пурпечу тоб буду саддгузорони ин роҳ кам набуданд ва он монеаҳои даҳсолаи гузашта, ҳар шахси иродай оҳзанин надоштаро аз роҳ бозмездошт. Бавижка дар ҳолате, ки ҳазинаи давлат имкон надошт то ҷунин оғариниши серҳарчи энергетикӣ маблағузорӣ шавад. Дар замоне, ки на танҳо ҳориҷиён, балки ҳатто баъзе ҳамраҳон боварӣ надоштанд, ки Тоҷикистон дори тавоноии ба субут расондани ҷунин иншооти бузург мебошад, зоро дарёфти маблағҳои ниҳоят қалон, сафарбар кардани беҳтарин андешаҳои муҳандисии дохилу ҳориҷи мамлакат, заковату кордонии хоссаро талаб мекард. Шахсони шакку шубҳаовар даҳҳо далелҳои худро либоси илмӣ пӯшонда, бунёди нерӯгоҳи азимро барои минтақа ҳатарбор арзёбӣ мекарданд. Пешвои миллат ҳама нозукиҳои соҳтмон, лоиҳаи дар замони шӯравӣ ба тарҳ расидаи иншоотро бо хусусиятҳои релеф ва шароити дар минтақаи сейсмикӣ ҷойгир буданаш омӯхта, муаллиро-

ни лоиҳа ва коршиносони баландмартабаи Русия ва қишварҳои дигарро ба Тоҷикистон даъват намуданд ва назари мӯбинонаи онҳоро шунида, барои татбиқи лоиҳаи сарнавиштсоз дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. Пас аз гузашти чанд сол, бахусус пас аз рӯзи ба сари фармони булдозер нишастани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дасти пурэъҷози худ бастани маҷрои рӯди Ваҳш, шакбурдаҳову дудилаҳо акнун пай бурданд, ки тасмими Ҷаноби Олий бар пояи илим ва дурандешӣ як сарвари хирадманд устувор аст. Бунёди ин Нерӯгоҳи азим на танҳо душвориҳои Тоҷикистонро бартараф мекунад, балки ҳамсоягони наздику дури ўро насиби равшаниву нерӯмандӣ мегардонад.

НОБ «Роғун» аз он сабаб иншооти стратегӣ номида шудааст, ки дар баробари баҳшидани нурӯ гармӣ ва умуман фароҳам овардани шароити ҳуби маишии мардумони шаҳру дебҳот, яъне коргирии шабонарӯзии нерӯи барқ дар хонадон ва коргоҳҳо, садҳо ҳазорон гектар заминҳои лалмӣ ба воситаи насосҳо обёри ҳоҳанд гашт, ҳазорон корхонаҳои тавлидотӣ ва коркарди маҳсулоти қишоварзӣ бунёд гардида, Тоҷикистон аз қишвари аграрӣ ба қишвари аграриву саноатӣ табдил ҳоҳад ёфт. Ин маънни дар амал ба татбиқ расондани стратегияи миллии ба ҷойҳои корӣ пурра таъмин намудани аҳолӣ ва ба ин васила барҳам додани табақаи камбизоат, таъмини амнияти озуқавории қишвар мебошад.

Ба истифода додани ҷарҳи нахустини НБО «Роғун» гувоҳи сиёсати пайгирана ва марҳила ба марҳилаи Сарвари давлат дар роҳи расидани Тоҷикистон ба давлати аз нигоҳи иқтисодӣ тавоно ва хуррамиву саодатмандии мардумонаш мебошад. Дар ин росто ба ёд овардани ҷарҳи соҳтмон ва ба истифода додани якчанд корхонаҳои истеҳсолири лозим медонем. Ба мо маълум аст, ки дар соҳтмони сарбанди Нерӯгоҳи Барқи Обии Норак ва умуман дар соҳтмони обанборҳо маводи аз ҳама серҳарҷу муҳим сement мебошад, ки дар он замон аз сабаби басандада набудани иқтидори корхонаи сementбарории шаҳри Душанбе, беш аз 90 дарсади ин маводи соҳтмонӣ ба воситаи роҳи оҳан аз ҷумҳуриҳои дигари Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамлу нақл мешуд. То як-ду сол пеш мо сementро аз Покистон ва қишварҳои дигар ворид мекардем ва ба шарофати бунёди якчанд корхонаҳои сementбарорӣ, ҳоло мо



на танҳо талаботи худро бароварда месозем, балки сementро ба қишварҳои дигар низ содир мекунем.

Ҳамин тавр, яке аз маводи дигари муҳим дар соҳаи интиқоли нерӯи барқ кабелу симҳои алюминий мебошад, ки имрӯз хостҳои қишварамон аз корхонаи алюминии шаҳри Турсунзода ва коргоҳҳои вобаста ба он бароварда шуда, ба ҳориҷи қишвар содир карда мешавад. Ҳамчунон як қатор маводи соҳтмонии дигар дар вилоятҳои Суғд ва Ҳатлон тавлид мегарданд. Ҷунончи тавлидоти лӯлаҳои обрасонии синтетикӣ, ки барои обёри ҳатрагии зироатҳо ва боғҳо зарурияти баланд доранд, дар доҳили мамлакат ба роҳ андохта шудаанд. Бо истифода аз нерӯи барқи арzon, қишвари мо дар баробари тавлиди металлҳои ранга, даст ба истеҳсоли металургияи вазнин, аз он ҷумла, оҳан бурдааст, ки ба ин намуди саноат мамлакатҳои ангуштшумор имкониятҳои заҳирavӣ ва энергетикӣ доранд.

Ҳафтai гузашта Асосгузори сұлҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара ба фаъолияти коргоҳҳои нассочӣ ва коркарду тавлидоти докаву дигар масолеҳи фарматсефтӣ оғоз баҳшиданд. Дар тантанаи ифтиҳои коргоҳҳои нау Сарвари давлат изҳор намуданд, ки солҳои наздик Тоҷикистони мо ба содироти ашёи ҳоми пахта хотима баҳшида, ба бозори ҷаҳонӣ танҳо маҳсулоти тайёри рақобатпазири пахтагиро пешкаш мекунад.

Мо, маорифчиёни қишвар бо та моми масъулият дарк менамоем, ки иқдомҳои ояндасози Пешвои

муazzами миллат, ба худии худ вазифаҳои муҳимро дар наздомон гузоштааст. Пайдост, ҷиҳати амалий гардондани нақшаву ормонҳои ҳалқамон, тайёр кардани мутахассисони варзида, ҷавонони ҳештаншиносу ватанпарвар лозим мебошанд ва бо назардошти ин нукта дар муҳтавои дастурҳои Сарвари давлат барои пешвазигирии шоистаи 30-солагии ҷаҳони Истиқололияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама ба соҳтмони муассисаҳои таълимӣ дар саросари қишвар ва баланд бардоштани дараҷаи таълиму тарбия аҳамияти аввал дода шудааст. Омӯзгорону профессорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ин роҳи рости нурбахширо нек дарёфта, азми қатъӣ доранд, ки бо донишпарварӣ, оқиливу фарзонаӣ ва иштироки фаъол дар корҳои ҷаҳонӣ, садоқати бепоёни хешро ба ормонҳои ояндасози Пешвои муazzами миллат изҳор намоянд.

Аз фурсати муносиб истифода бурда, ҳамаи Шуморо, дар шахсияти Шумо кулли мардуми қишвари азиз-замонро ба рӯйдоди муҳим дар таърихи давлатидории навини тоҷикон, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани НБО «Роғун» ва Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои маҳбуни миллатамон самимона табрику муборакбод мегӯям. Бигузор ҳамеша дар ҳар як хонадони тоҷик аз тавлиди нерӯи сабзи Роғун гармию нусрат ва шодию сурур танинандоз бошад ва дастуру ҳидоятҳои орифонаи Пешвои муazzами миллат роҳнамову раҳқушои муваффақонаи ҳар яки мо баҳри ободию сарсабзии Ватан ва зиндагии шоиставу арзанда гарداد.

Ҷаҳонҳои фарҳундаи миллат муборак, ҳамдиёрони азиз!

Баҳшида ба Рӯзи Президент

ЧАНД ГУФТОР АНДАР ШИНОХТИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



Владимир ПУТИН,
Президенти
Федератсияи Россия

Эмомалӣ Раҳмон яке аз симоҳои барҷаста буда, дар байни сиёсатмадорони Иттиҳоди давлатҳои мустақил мавқеи намоёнро ишғол мекунад. Ин бехуда нест. Тамоми ҷидду ҷаҳди ў аз он шаҳодат медиҳад, ки дар Тоҷикистон сулҳ тавре пойдор аст, ки назираш дар ҳеч мамлакате, ки чунин вазъияти муташаниҷ дошт, дидо намешуд. Ҳар он чи оид ба ин масъала дар Тоҷикистон амалӣ гардидааст, мисоли хубест барои бисёр ҳалқову мамолики дигар.



Раҳмон НАБИЕВ,
собиқ Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Баъд аз он, ки ман ба истеъло рафтам, дар бораи имрӯзу фардои Ватан ва ҳалқи ҷафокашидай хеш андеша мекардам. Вақте ки дар симои Эмомалӣ Раҳмон як инсони наҷиб ва сиёсатмадори хирадмандро қашф намудам, бовариям ба фардои неки Тоҷикистон комил шуд, зоро ҳалқи Тоҷикистон тақдирӣ ҳудро ба дастони эътиимодбахш супурдааст.



Си ЧИНПИН
Раиси Ҷумҳурии
Ҳалқии Хитой


Ҳитой ва Тоҷикистон ҳамсаюҳои қадрдану самимӣ ва шарикони боэътиимод буда, ҳамкории боварибахши сиёсӣ ва стратегири дар сатҳи баланд роҳандозӣ намуданд.

Ҷониби Ҳитой мақсад гузоштааст, ки Роҳи абревимро бо ҳар се сamtҳои стратегияи рушди барои Тоҷикистон мароқовар дар соҳаи энергетика, нақлиёт ва озукаворӣ ҳамоҳанг созад. Ҳитой ният дорад, ки потенсиали ҳанӯз истифоданашудаи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо Тоҷикистон якҷо баҳра гирифта, ширкати фаъоли корхонаҳои ҳитойиро барои соҳтмони иншоотҳо дар қаламрави Тоҷикистон ҳавасманд намояд.



Жак ШИРАК
Собиқ Президенти Фаронса

Мардуми Фаронса ҳеч гоҳ мавқеи устувори Президенти Тоҷикистонро, ки ба фарҳанги ғанӣ ва бузурги сиёсиву маънавии ҳалқи тоҷик такя мекунад, фаромӯш наҳоҳад кард.



Евгений ПРИМАКОВ,
академик

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон солҳои зиёдест, ки роҳбарии ҷумҳуриашро ба зимма дорад ва мамлакатро ба роҳи дуруст бурд. Ҳамчунин вай дар муътадилсозии авзои доҳилӣ мусоидат намуд.



Сян СЗЭМИН,
Собиқ Раиси Ҷумҳурии
Ҳалқии Қин

Мардуми Тоҷикистон бо роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ба ҳазораи сеюм бо боварӣ қадам мезананд. Ба ҳама маълум аст, ки саҳми Сарвари давлати Тоҷикистон баҳри ҳаракати мустаҳкамкунии робитаҳои дӯстии ҳалқҳои Осиё назаррас аст. Мо ҳама ҷонибдори сулҳ ва яқдигарфаҳмию тараққиёти ояндаи Тоҷикистонем.



Сўҳроб ШАРИФОВ,
собиқ вакили Маҷлиси
номояндагони Маҷлиси Оли

Дар ҳоли ҳозир ҳам аз ҷиҳати обрӯи сиёсӣ ҳам аз ҷиҳати таъсир ба тафаккури мардум ва ҳам аз ҷиҳати меҳру муҳаббати ҳалқ монанди Эмомалӣ Раҳмон лидери дигаре дар Тоҷикистон вучуд надорад ва баробари ў ҳам шуда наметавонад. Албатта, ҳастанд ҷавонони лаёқатманде, ки дар сатҳи ҳукumat кор мекунанд ва дар оянда метавонанд ба лидерони қавӣ табдил шаванд. Интихоботи президентӣ ҳам нишон дод, ки чунин лидер мисли Раҳмон нест. Мо ҳаракат мекунем, ки ҳам аз ҷиҳати дониш, ҳам малака ва ҳам манофеи давлатӣ лидери нав пайдо шавад. Ҳарчанд сиёсатмадорони феълӣ лидерони сиёсӣ ҳастанд, вале сатҳи маҳбубияту донишу авторитети сиёсии камтар доранд.



Аҳмадшоҳӣ МАСҶУД,
Қаҳрамони миллии
Афғонистон

Истиқолият ба Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон - ин сиёсатмадори дараҷаи ҷаҳониро дод. Имрӯз ў машҳуртарин фарзанди Тоҷикистон ва дӯсти ҳақиқии Афғонистон аст.

Таҳияи
Ҷаҳонгири РУСТАМ



Далер МЕРГАНОВ,
муовини сармушаррири рӯзномаи «Садоимардум»

Бегуфтугӯ, бунёди НБО-и "Рофун" бо номи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон тавъам аст. Баъд аз мавриди истифода қарор гирифташ НБО-и "Рофун" метавонад, то 3600 МВт неруи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза ва безарар истеҳсол кунад. Ин барои минтақае, ки ба неруи барқ ниёзи шадид дорад, имкони бехтарни таъмини рушди ҳама соҳаҳо мебошад. Аз ин хотир, коршиносони байналмилалӣ бо сароҳат иброз доштаанд, ки "Лоиҳаи НБО-и "Рофун" сазовори "чароги сабз", яъне, татбиқи муваффақона мебошад".

Яке аз шореҳони машҳури ИМА дар баҳши иқтисод Ҳиллари Креймер бо нашри матлаби таҳлилие дар маҷаллаи бонуфузи "Forbes" татбиқи лоиҳаи Неругоҳи барқи обии "Рофун"-ро аз ҷумлаи тадбирандешаҳои муҳим ва саривақтӣ дар самти мубориза бар зидди терроризм номиданд. Ба қавли номбурда, ин лоиҳа "калиди пешрафти иқтисодию сиёсии минтақа, рукни хеле муҳими таъмини манфиатҳои амнияти ИМА ва эътилоғи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО) дар баҳши мубориза бо терроризм маҳсуб мейёбад".

Ба андешаи Ҳиллари Креймер, "ин калид дар дасти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки айни замон баҳри раҳҳои хеш аз буҳрони энергетикӣ таҷрош дорад ин неругоҳро бунёд намояд". Хонум Креймер дурнамои вазъи Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро пас аз хурӯҷи неругоҳи эътилоғи Атлантикаи Шимолӣ осеблазир арзёбӣ намуда, ягона роҳи пешгири аз бозгашти "Толибон" ба сари қудратро ба рушди иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароити муносаби сармоягузориу соҳибкорӣ дар ин кишвари ҷанғазда марбут доностааст.

Ӯ ҳамчунин зикр кардааст, ки расидан ба ин ҳадафҳо бидуни манбаъҳои арzon ва безарари энергетикӣ ғайриимкон аст. Ба андешаи мавсуғ, "аз ҳурдтарин тиҷорати оилавӣ то бузургтарин корпоратсияҳои байналмилалӣ ва кулли таҷҳизоту технологияи муосир бидуни истифодаи неруи барқ фаъолияти муназзаму самаранок карда наметавонанд". Ба ифодай дигар, дар шароити кунунӣ неруи барқ дар пешрафти ҷомеа "шабеҳи хун дар бадани инсон аст". Номбурда саҳми Неругоҳи барқи обии "Рофун"-ро дар рушди минтақаи Осиёи Марказӣ ба дил ташбех дода, навиштааст, ки "бо мавриди истифода қарор гирифташ ин неругоҳ на таҳо Тоҷикистони ба неруи барқ саҳт эҳтиёҷмандро, балки дигар кишварҳои минтақаро низ, аз ҷумла, Ҷумҳурии Исломии Покистон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва баъзе минтақаҳои ҷумҳуриҳои Қирғизистону Ӯзбекистонро бо неруи барқ аз ҷиҳати экологӣ безарар таъмин менамояд".

Ба қайди Ҳиллари Креймер, роҳбарони давлатҳои минтақа, ки дар заминai таҳлили амиқу домандор моҳият ва манфиати бунёди Неругоҳи барқи обии "Рофун"-ро дарк намудаанд, ҷонидориашонро аз бунё-

"FORBES": "НБО "РОФУН" - КАЛИДИ ПЕШРАФТИ ИҚТИСОДИЮ СИЁСИИ МИНТАҚА"

ди ин иншоот бо шаклҳои гуногун изҳор доштаанд.

Ҷодовар мешавем, ки лоиҳаи НБО-и "Рофун" ҳанӯз дар замони давлати абарқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ таҳия шудааст. Агар тасмими Пешвои миллат оид ба бунёди ин иншооти барои кишвари мо тақдирсоз ва роҳи паймударо дар ин масир амиқ таҳлил намоем, муътакид ҳоҳем шуд, ки ин иқдом далели он аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дурустии бунёди неругоҳи фавқуззикр комилан дилпур мебошад. Дар ин раванд Роҳбари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон борҷо иброз доштанд, ки бо дарназардошти манфиатҳои умумиминтақавӣ, мо ҳоҳони роҳандозии муносабатҳои барои тарафайн судманд бо ҳамсаҳои худ дар ин масъала ҳастем.


Дар робита ба масъалаи об Президенти кишвар Эмомали Рахмон давоми солҳои охир, борҷо, аз ҷумла, аз минбари иҷлосияҳои 63-юм ва 64-уми Маҷмаа умумии СММ, Саммити Копенгаген оид ба тағйирёбии иқлим ва дигар анҷуманҳои байналмилалӣ изҳори ақида кардаанд. Инсондӯстӣ ва ҳусни таваҷҷӯҳ ба анъанаҳои ҳамсаҷдорӣ аз ҷониби Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомали Рахмон то ҳаддест, ки панҷ сол пеш, зимни ирсоли Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуданд: "Мо ба ҳеч ваҷҳ ҳамсаҳои худро бе об наҳоҳем гузошт".

Корҳои дар ин самти аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то ин замон амалигардида аз воқеяни суханони Пешвои миллат дарак медиҳанд. Шоҳиди бевоситаи он будем, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибрози нияти ҳолиси худ зиёда аз ҳафт сол пеш ба Бонки ҷаҳонӣ, ки соҳтори соҳибваколати Созмони Милали Муттаҳид аст, дар бораи гузаронидани ташхиси техникиву иқтисодии лоиҳаи Неругоҳи барқи обии "Рофун" муроҷиат карда буд. Илова бар ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи кишварҳои минтақа муроҷиат ва ба таври расмӣ пешниҳод намуда буд, ки ба Консорсиуми байналмилалӣ оид ба соҳтмони ин иншоот ҳамроҳ шаванд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон барҳақ бунёди Неругоҳи барқи обии "Рофун"-ро масъалаи ҳаёту мамоти мамлакатамон арзёбӣ кардаанд. Дар ҳоле ки баъзе кишварҳои минтақа ба шароғати оби аз рӯдҳонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷориҷавандана иқтисодиёти худро таҳқим бахшида истодаанд, аҳолии Тоҷикистон ҳар сол давоми шаш моҳ азияти бебарқӣ мекашад. Магар дар асри XXI мавҷудияти ин ҳолатро наметавон чун мушкилоти дороғи рӯз арзёбӣ намуд.

Дар заминai талошҳои хастонапазири Пешвои миллат ҷомеаи ҷаҳонӣ дарк намуд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори худро доиро ба эҳёи соҳтмони Неругоҳи барқи обии "Рофун" бо дарназардошти масъалаҳои зерин қабул кардааст:

Ҷинобар зарурати ҳаётин ба таври муътадил таъмин намудани аҳолӣ ва иқтисодиёти кишвар бо барқ, ки дар давраи тирамоҳу зимистон дар тӯли даҳсолаи охир ба камбуди шадиди он дучор мегардад ва аз ҳисоби воридот бартараф кардани он бо



саҳаби мунтазам эҷод шудани монеҳаҳои сунъӣ ғайриимкон гардидааст.

Бинобар вучуд надоштани заҳираҳои нефту газ, инчунин имкон надоштани интиқоли қувваи барқ аз дигар кишварҳо, бунёди ин неругоҳ, ки қисмате аз он ҳанӯз дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ соҳта шудааст, роҳи ягонаи ҳалли мушкилоти мавҷуда маҳсуб мейёбад. Қобили зикр аст, ки ин лоиҳа ҳам дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳам солҳои охир борҷо мавриди ташхиси давлатӣ, инчунин ташхиси мустақил қарор гирифтааст (ташхиси охирин аз ҷониби ширкати "Lahmeier"-и Гемания дар соли 2006 бо фармоши ҶСК "РусАл" гузаронда шудааст), ки хулосаҳои онҳо зарурати иқтисодӣ ва амнияти экологии иншоотро тасдиқ намудаанд. Дар соҳтмони Неругоҳи барқи обии "Рофун" ба ҳайси пудратҷӣ иштирок кардани ширкатҳои Федератсияи Россия ва бисёр ширкатҳои дигари ҳориҷӣ далели возеҳи вучуд надоштани ягон ташвиши ин кишварҳо нисбат ба лоиҳа мебошад.

Таҳқиқоти мазкур, ки аз ҷониби олимони немис бо фармоши ҶСШК "Гидропроект"-и шаҳри Тошканд гузаронида шудааст, устувории сарбанди бо сангӯ шағал ва бо меҳвари сафедҳоҳ соҳташавандаро ҳамчун иншооти аз ҳама эътимодноктарин ва дарозумр, камҳавфтарин ва бораи шароғати маҳал муносабатарин сабит намудаанд. Инро истифодаи қарӣ 45-солаи муваффақи сарбанди Неругоҳи барқи обии "Норак", ки дар мақсафи начандон дур аз Рофун ҷойгир аст, сабит месозад.

Ҷодовар мешавем, ки моҳи октябри соли 2009 Комиссияи байналмилалӣ оид ба сарбандҳои бузург ба сарбанди 300-метраи Неругоҳи барқи обии "Норак" нишони маҳсус ва сертификати сифатро ҳамчун "дастоварди олии афкори муҳандисӣ" сазовор дониста буд. Навсозии иншооти мазкур, ки ҳоло идома дорад, имкон медиҳад, ки фаъолияти самараబахши он бараи ояндаи дарозмуддат таъмин карда шавад. Табиист, ки ин таҷриба нодир бо истифодаи технологияҳои нав дар Неругоҳи барқи обии "Рофун" низ истифода ҳоҳем шуд, ки лоиҳаи сарбанди он бараи минтақаи соҳтмони эҳтимоли заминчунбиаш на зиёда аз 9 балл мувоғи гардонида шудааст.

Бояд зикр намуд, ки дар донираи як матлава Ҷорҷаруни низоми маҳсуси ҳамаи масъалаҳои экологӣ, тавозуни об ва таҳдидҳои эҳтимолии фоҷиаи техногенӣ зимни бунёди иншооти барои давлати мо мӯҳими сарнавиштсоз - Неругоҳи барқи обии "Рофун" пурра ба назар гирифта шудаанд.

Ҳамчунин бояд ба инобат гирифт, ки дар васеъ гардида майдонҳои кишт ва рушди пахтакорӣ, аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон, обанборҳои Тоҷикистон, ки обро заҳира намуда, дар давраи обёри ба таври музтадил расонидани онро таъмин месозанд, нақши ҳалқунанда бозиданд ва ҳанӯз ҳам мебозанд. Шоистаи зикр аст, ки дар фасли тобистони камоби соли 2000 бо ҳоҳиши кишвари дӯсту ҳамсоя - Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷониби Тоҷикистон ду маротиба даҳрӯйӣ аз обанбори Норак дар ҳаҷми ҳазор метри мурраба дар як сония обро ҷорӣ намуд. Муҳимиати ин иқдом дар он зоҳир мешавад, ки мувоғиҳои ҳоҳиши ҳамсояи худ мо оғоҳона бар зарари худ, яъне, аз баҳри фоида ва истеҳсоли қувваи барқ дар фасли зимистон гузашта, ба ҷунин иқдом даст задем.

Вобаста ба тавозуни об бояд зикр намуд, ки тибқи хулосаи асосноки муҳтакассисон, оби дарёи Ваҳш, ки неругоҳ дар он соҳта мешавад, 28,6 фоизи маҷрои миёнаи солонаи Амударёро ташкил медиҳад ва пур кардан обанбори Рофун аз ҳисоби лимити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 15 сол сурат ҳоҳад гирифт. Идоракуни низоми маҷрои Ваҳш дар доираи механизмиҳои мавҷудаи умумиминтақавӣ амали ҳоҳад гашт. Гузашта аз ин, бо ибрози ҳусни нияти ҳамсоягии нек, якчанд сол пеш, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон дар бораи истифодаи қулии Сарз бараи таъмини доимии аҳолии тамоми минтақа ва дар наҷбати аввал, ҳамсояи наздиктарини монӯшӣ пешниҳод карда буданд.

Овардани ин ҳама далелу арқом ба он хотир аст, ки ҳама масъалаҳои экологӣ, тавозуни об ва таҳдидҳои эҳтимолии фоҷиаи техногенӣ зимни бунёди иншооти барои давлати мо мӯҳими сарнавиштсоз - Неругоҳи барқи обии "Рофун" пурра ба назар гирифта шудаанд.

Табиист, ки дар доираи як матлава Ҷорҷаруни низоми маҳсуси ҳамаи масъалаҳои экологӣ, тавозуни об ва таҳдидҳои эҳтимолии фоҷиаи техногенӣ зимни бунёди иншооти барои давлати мо мӯҳими сарнавиштсоз - Неругоҳи барқи обии "Рофун" пурра ба назар гирифта шудаанд.

САРГУЗАШТ

Бахтовар РАЧАБОВ,
донишҷӯи соли 3-уми факултаи таърих,
хуқӯқ ва муносабатҳои байнамилалӣ

Оила мактаби аввалинест, ки инсон дар он тарбия мегирад, до-нишо малакаи рӯзгордории аз худ мекунад, ҳамзистӣ ба атрофиёнро меомӯзад. Ҳамчунин фарзандон, ки ҳамарӯза аз ин дабистон, ки омӯзгоронаш падару модар мебашанд, таълим мегирад.

08.10.1998 дар деҳаи Сангпари ҷамоати деҳоти Зиреки тифле ба дунё омад. Волидон аз ба дунё омадани ин тифл шод гардида буданд, валие ҳурсандии ин ҳонавода дар давом накард. Аз сабаби номусоид будани зиндагӣ падар он тифли тарк карда рафт. Модари бечора барои ғурӯсна намондани фарзандон аз сӯҳ то шом дар ҳонаҳои ҳамсояғон кор карда, як бурида нон ёфта, зиндагиашонро пеш мебурд. Солҳо мегузаштанд, аммо ин тифли ҳурдсол рӯз то рӯз бузург шудан мегирифт. Дар ниҳоят соли 2005 ин тифли ҳурдсол қадами нахустини ҳудро дар МТМУ №2-и ноҳия Шаҳритус гузашт, вале барои ҳаридани либосҳои мактабӣ ба лавозимоти дарсӣ маблаге надоштанд. Аз ин хотир, либосҳои кӯҳна ҳешовандонашонро ба бар мекардуд ба мактаб мерафт. Ҳамсабаконаш ин ҳолати ўро дида дипашон намесӯтанд, барьасъ масҳара карда паст мезанданд. Ҳар гаҳе ки ҳамсинфонаш ба сایру гашт мераftанд, ўз аз байни онҳо дур мераft. Вале онҳо намедонистанд, ки барои ба онҳо раftan ҳеч як либосе надошт, зеро онҳо аз асли воқеа дур буданд.

Рӯзэ вориди синфонаҳо шуда буд, ки яке аз ҳешовандонаш ба вай масҳара карда гуфт: "Ту куртаи маро ба бар намудай" ба масҳара кардан гирифт, аммо ўз аз вай ҳеч чиз гуфта натавонист, зеро ўро беладарӣ неву камбагалӣ шикаст дода буд. Ӯ ба худ қавл дода, гуфт, ки рӯзе ман ба қуллаҳои баланди зиндагӣ баромада дастӣ ятимонро ҳӯҳам гирифт. Ҳар ҳар рӯз баъд аз таҳсил аз нисфирӯзӣ то шом ба корҳои ҳочагӣ машгул шуда зиндагиашро пеш мебурд ва дар охир толеи баҳташ омад карду муассисаро бо баҳои ҳубу аълоҳат намуда, ҳӯҷҷатҳояшо ба Донигоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ба факултаи филологияи тоҷик ва журналистика супорида, сазовори номи пурширафи донишҷӯй гардид. Пас аз як соли ҳониш аз сабаби шавқу ҳаваси зиёд доштанаш ба факултаи таърих, хуқӯқ ва муносабатҳои байнамилалӣ интиқол гирифт. Айни ҳол дар он ҷо таҳсилашо идома дода истодааст ба орзу дорад, ки ин донишгоҳро бо баҳои ҳубу аълоҳаи рафтори намунаӣ ҳатм намуда барои ин ҳалкуватани ҳеш соғдилона ҳизмат намояд. Он тифли муаллифи ин сатрҳост.

ДАРСҲОИ АМАЛӢ-
СЕМИНАРИ МАЙНАИ
КАСРО МЕЧАРҲОНД!

Голибоҳо ИСУФОВ,
донишҷӯи соли 1-уми факултаи таърих,
хуқӯқ ва муносабатҳои байнамилалӣ

Дарсҳои амалӣ-семинарӣ яке аз шаклҳои васеъ пахшӯдаи кори мустақилонаи донишҷӯёни мактобиҳои қишинвар ба ҳисоб меравад. Мақсади асосии ҷунуни маҳгулиятҳо аз он иборат аст, ки донишҷӯён ба воситаи кор кардан болои мазӯҳҳои гуногун тавонанд то дараҷае дониши ҳудро мукаммал намоянд.

Вазифаи дарсҳои амалӣ - семинарӣ, тавре ки баъзеҳо мепинидоранд, таҳқоҳ аз таҳлили ин ён мавзӯи мушаҳҳас, санчиши реферату супоришиҳои амалӣ, гирифтани диктанту иншо ё кори назоратӣ нест. Балки бояд донишҷӯй дарсҳои амалиро ба хотираи омӯзӣ, ки нисбати дарси гузаштаи муаллим, донишҷӯи мухталифи васеъро барои худ донишҷӯй гирад. Ба ин васили муаллим метавонад дар майнаи шогирд донишҷӯи маҳсуси илмиро ҷой қунад ва мӯҳокимиаронӣ, ҳулосабарорӣ, инчунин ҷамбастқуни мавзӯро низ то андозае ба шогирдон таълим бидиҳад.

Шакли пахшӯда ва аз ҳама маъмули дарсҳои семинарӣ, "Дарсҳои амалӣ" мебошад, ки бо ёрии он донишҷӯй дар барои ин ён ҳоҳаи мӯҳими ба тавре васеъ омӯхта, дониши ҳудро васеъ мегардонад.

Донишҷӯй ҳамон вақт метавонад ҳудро муваффақ шуморад, ки тамоми маводҳои мӯҳими мавзӯйҳои дарсиро ҷамъ намуда, аз рӯи онҳо кор карда тавонад. Дар асоси мавод, донишҷӯй метавонад ба дарсҳо мунтаззам баромад намуда, малакаи ҳудро нишон бидиҳад ва озмояд.

Иҷрои дарсҳои амалӣ, албатта аз донишҷӯй маҳорату малакаи баландеро тақозо мекунад. Бояд ў (муҳасил) аз уҳдаи пурра таҳлили баррасии мавзӯи машгулияти семинарӣ баромада тавонад.

Мақсади асосии дарсҳои амалӣ аз он иборат аст, ки дар асоси мӯҳокими масъалаҳои гузашташуда донишҷӯй ба гиреҳҳои асосии мавзӯйҳои мӯҳими таълими шинос гашта, дониши мустақилона гириftaашро ҳаматарафа ва сеъ менамояд.



МУАЛЛИМ

НАВҚАЛАМ

Фарҳундаи МАДАМИН,
донишҷӯи соли 1-уми факултаи
химия, биология ва география

Муаллим роҳқушои кори инсон.
Муаллим дидай бедори инсон,
Муаллим раҳнамоеву дилкушо аст.
Az ин рӯ қалби ў поку сафо аст,
Зи нураш дидоҳо равашан бигардид.
Тамоми умри мо пурғонҷ бигардид,
Зи донишаҳ ҳама олам мунаввэр.

АДАБ ҲУСНИ ИНСОН
АСТ

Суҳроб ТОШБУЛАТОВ,
донишҷӯи соли 2-уми факултаи
молияти иқтисодӣ

Адаб бузургтарин нишонаи ин-сони комил, дураҳонтарин ва арзонтарин пояи зиндагист. Он тоҷи бузургест, ки ҳамаро сазовору лоиқ нест. Шахси боадабро ҳамагон ҳамчун шаҳси оқилу фарзона пешвою баландхиммат ва намунаи ибрati дигарон мешинансанд. Шахси боадаб дар ҳама ҷо соҳибиззат аст. Як шаҳси боадаб бар сад нафар беадаб пирӯз меояд, мисли он ки торикии шабро нури рӯз маҳв мекунад.

Адаб аст, ки инсони бузургиро аз пастинатон, нокасонро аз ҳирадмандон ва аблаконро аз фозилону донишмандон тафовут мебахшад. Адаб аст, ки ҷун нуре ҷаҳонро равшан мебахшад, ки қасори сазовор гардида, ҷомеаро солиму намунаи ибрati мегардонад.

Шахси дорои одобу маърифат ҳеч гоҳ дар зиндагӣ дар намемонад. Адаб дар анҷуман шамъест фурӯзон, ки далелли покизагӣ мост. Адаб дараҷаи баланди маърифатнокии қасро нишон медиҳад.

Вазифаи ҳар як шаҳси солимфир аз он иборат аст, ки атрофиён ва фарзандони ҳудро дар рӯҳияни бузурги маърифатнокӣ ва ҳудшиносии ҳудоғоҳӣ тарбият намояд, то онҳо суратпараст неёи сиратпарас ба камол бирасанд, то онҷаи ҷомеаи солим гарданд.

*Биё эй дӯст, то оғаҳ зи ахлоқу адаб бошем,
Чу нуре равшанорои муҳит дар ҳар нафас бошем.
Ба тифлону бузургон дарси ибрato биомӯзем,
Ки фардо зиннати ҳар анҷуман, имдодрас бошем.*

НОГУФТАҲО ДАР БОБИ
КОНСТИТУТСИЯҲО

Низомуддин ГИЁЕВ,
донишҷӯи соли 3-уми факултаи
таърих, хуқӯқ ва муносабатҳои
байнамилалӣ

Яке аз қалонтарин конститутсияҳои амалқунандай олам қонуни асосии Ҳиндустон мебошад. Конститутсияи Ҳиндустон аз 395 боб иборат буда, то ин дам ба он 500 маротиба тағйироту иловажо ворид шудааст. Конститутсияи мазкур аз 117400 қалима иборат буда, ба забоне навишта шудааст, ки на ҳама ба матни он сарҳам мераванд.

Кӯҳантарин конститутсия то ҳол амалқунандай ҷаҳон, 220 сол қабл қабул гардидааст, ин сарқонуни Амрико мебошад. Конститутсияи аз 4,4 ҳазор қалима иборат буда, ба он то ин дам ҳамагӣ 27 тағйирот дароварда шудааст. Аҷибаш ин аст, ки дар ягон ҷойи конститутсияи Амрико қалимаи демократия истифода нашудааст. Он, ҳамчунин, хурдтарин сарқонуни сийёра эътироғ гардидааст.

Ҷона конститутсияе, ки дар он қарори аз ҷон даст қашидани қишинвар ба таври расмӣ сабт шудааст, ин қонуни асосии Чопон мебошад. Дар он сабаби рад кардани ҷонгшиҳаи ҳӯрдани давлати Чопон дар Ҷонги дуоми ҷаҳон шудааст.

Мувоғиқи конститутсияи президенտҳои ИМА нисфи рӯз қасам мөхӯранд. Британияни Кабир конститутсияи надорад.

Наҳуст иловае, ки ба Конститутсияи ИМА дохил шуд, тасдиқ намуд: "Конгресс набояд ҳяҷон қонуне қабул кунад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд мекарда бошад..."

Дар кӯчаҳои Кембриҷ қонун бозии теннистро манъ мекунад.

Қонуни Италия сураткашӣ дар рӯйи роҳи мумфаршро ба қашшоӣ баробар медонад.

Аз рӯи қонуни штати Алабама шудгори замини пахта бо фил манъ аст.

Аз рӯи қонуни Норвегия хирси сафеди кутбириро фақат дар ҷониши ягон ҳел таҳдид кардан ба ҳаётин инсон күштанд мумкин аст.



МИНБАРИ

УСТОД

НАВҚАЛАМ

Гулчехра САФАРОВА,
донишҷӯи соли 2-уми факултаи
филологияи исломӣ

Муаллим устоди беназир аст,
Камон бошад ҳудаш, шогирд тир аст.
Ҳудаш як ѿю шогирдон дар олам,
Ҳама дастпӯрвари устоди тир аст.

ХУНАРҲОИ МАРДУМӢ-
ТАРҒИБАРИ ФАРҲ-
АНГИ МИЛӢ

Мехрназ МАЗАРИФОВА,
донишҷӯи соли 2-уми факултаи
химия, биология ва география

Фарҳанг-ин падидаш бузург
ва арзишманду муассири
рӯзгори иҷтимоӣ дар таъриҳ
ва рӯшиди маънавии ҷомеаи му-
осири Тоҷикистон пайваста
нақши назаррас мебозад.

Эмомалӣ РАҲМОН

Аз давраҳои қадим шаҳру дехоти Тоҷикистон бо ҳунарҳои миллии ҳунармандонаш шӯҳрат дошт. Деворнигораву ёдгориҳои санъати амалии Вароҳша, Панҷакенти қадим, Шаҳристон, Тупрокӯзъа ва гайра аз дараҷаи баланди санъати амалии ниёғонамон маълумот медиҳанд. Аз қадим шаҳрои Тоҷикистони Шимолӣ ҳамчун маркази ҳунарҳои мухталиф эътироғ гардида будаанд.

Ҳунарҳо ҳо ҳаётин анъанавӣ ва урғу одатҳои мардумӣ равобити зич доштанд. Ҳунармандони моҳир усулҳои бадеину техники, нақоҳиҳо, анъанаҳои касбӣ, нозукиҳо ҳунарро ба вучуд оварда, онҳоро ҳифз намуда, ба шогирдон ва наслҳои онҷаи мөмӯхтанд. Дастони моҳир ҷобукиҳои ҳунармандон дар давоми қарнҳои зиёд аз 32 наਮуди ҳунарҳои мустақили мухталиф зарур буд. Дар байни тоҷикон маъмурларин ва бонуфузтарин ҳунарҳои бадеи боғандагӣ, коркарди фулӯзот (оҳангарӣ), кулолгарӣ маҳсуб мейғӯҳт.

Ин намуди ҳунарҳо ҳусусияти меросӣ-օилавӣ доштанд. Қондакҳо, сирӯ асрор, усулҳои наозукиҳои ҳунар аз устод шогирд, ақсанар ба писари қалонии ҳунарманд омӯзонид. То солҳои 20-уми ҷарнӣ гузашта дар минтақаи Осиёи миёна бо боғандагӣ мардҳо ва ба дузандагӣ занҳо машғул буданд. Маснуоти кулолгариро бо меҳнати дasti занҳо ва тавассути ҷарҳи кулолӣ мардҳо тайёр мекардан.

Ҳунарҳои дузандагии тоҷикон таърихи хеле ҳадима дорад. Дар замони мо ба дастраси этнографӣ ҳунармандони кашидадӯз намудҳои гуногуни сӯзанд, ҷойнамоз, рӯҷо, зардевор, зебидевор, таҳмонпӯш, зеби таҳмон, токҷапӯш, рӯймолҳо занонаву мардон, болинҳо аруси, тоқиҳо ва гайра тайёр менамуданд. Мутаасифона, дар даврони Ҳукумати Шӯравӣ бар асари тағйирӣбии вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ба роҳ монда шудани истеҳсоли заводу фабриқаҳо ва пеш аз ҳама маъмуни ҳаридани соҳибкории ҳусусӣ эҳтиёҷот ба маҳсулоти ҳунармандон коста гардида буд. Новобаста аз ин дар шаҳрои қалонтарини вилоятамон ҳунармандӣ аз байн нарафт. Ҳунармандон касбу кори гуногуни аҷодидиро ривоҷ додаанд.

Омӯҳтанаҳ ва эҳҷа намудани ҳунарҳои мардумӣ имконият медиҳад, ки муайян намоем то қадом андоза онҳо ба ҳаётин имрӯзai мо ворид шудаанд, бо табииати маҳал, тарзи зисти мардум, ривоятҳо, расму оин, урғу одат ва ҷашнҳо ҷи робитае дорад. Ҳунармандони ҳалқиро зарур аст

ДОНИШЧУ

ПАДАРЧОНАМ

НАВҚАЛАМ

Гулбахор НУРИДДИН,
донишчӯи соли I-уми
факултати омӯзгорӣ



Падарчонам, бароят ман бигирям.
Барои хандай зебо(я)т бимирам.
Ту будӣ сарпарасти хонаи мо,
Падарчонам, падарчонам, падарчон.
Кунун ту рафтаве хорам намудӣ.
Ба ҳар я тари мӯ(я)т зорам намудӣ.
Биё охир ба наздам боз дубора,
Падарчонам, падарчонам, падарчон.
Падар, аз назди мо ҳаргиз марав ту,
Ки бинам доимо ман ҷехраи ту.
Мегузоштӣ дастси худро ҳар нафас бар рӯи ман,
Бо умед мегуфтӣ, ки эй дӯхтари раънои ман.
Ҳеч нарафт аз хотираам он ларзи дастони ту,
Оҳ, падарчонам, падарчонам, падарчон.

ТОЧИКИСТОН, АРТИШАТ ПОЯНДА БОД!

НАВҚАЛАМ

Оимтоҷи ФАЙЗУЛЛО,
донишчӯи соли I-уми факултати
филологияи ҳорҷӣ



Мо чу сарбози далери ин Ватан,
Мо гули бишкуфтави нози чаман.
Мо далеру ҳушӯрем доимо,
Дар Ҷафодории ҳалқи ҳештанд.
Мо ҷавонони ғонангу баор,
Мо ҳамеша сарбаланди ин ҷиёро.
Артиши мо ҷовидон башад ҳаме,
Артиши мо пойдор дар ин ҷиёро.
Точикистон, артишат поянда бод!
Точикистон, артишат фарҳунда бод!

ОШИҚАТ МАНАМ

НАВҚАЛАМ

Курбонаӣ ДАВЛАТМУРОДОВ,
донишчӯи соли 2-уми факултати таърих,
хуқӯқ ва муносиватҳои байналмилалӣ



Гуфтам ошиқат манам, ошиқтарини ман бишав.
Умри ман танҳо гузашт, ёри нигори ман бишав.
Ташнаи ишқат манам дар ин замини бевофа,
Ман ҳуморӣ гаштаам, дарёи ишқи ман бишав.
Аз ғами ишқат дилам оҳу фигоне мекашад,
Не магӯй, ай ҷони ман, дармони дарди ман бишав.
Ҳамчу Мачнун бекарорам дар раҳи ишқи ту, ҷон,
Он чи мегӯйи бигӯй, лек интизори ман бишав.
Наэбахори ишқатман дар ҳаёту зиндагӣ,
Ин ҷафоят то ба қай, гули баҳори ман бишав.
Он чӣ гуфтам баҳри ту аз фарози ишқи худ.
Норавӣ бас дигар, ту ҳамнишини ман бишав.

ЭҶЛОН

Донишчӯёни азиз!

Ҳайати рӯзномаи "Анвори дониш" ба Шумо ба
рои ирсоли мақолаву чакома ва шеъру тарона из-
ҳори сипос менамояд. Инчунин, барои таваҷӯҳа-
тон ба рӯзнома ва ҳамкории судманд сипосгузор
аст.

Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки воридшавии
мақолаҳо аз тарафи донишчӯён хеле зиёд шуда-
аст ва ҳеч як мақолаи Шумо аз назари мо дур наме-
монад ва он ҳатман чоп ҳоҳад гашт. Ин минбар ба
рои Шумост ва бо мо ҳатман дар ҳамкорӣ бошед!

Аз Шумо сипосгузорем!

САЙЁҲАТ БА ҚАЛӢАИ ҲУЛБУК ХОТИРМОН БУД

Сайд СОБИРОВ,
донишчӯи соли 3-уми факултати
физика ва математика



Тоҷикистон дар самти
рушии сайёҳӣ имкониятҳои
бӯзурге дорад, ки аз мавҷуди-
яти ёдгориҳои гуногуни
таърихиёв фарҳангӣ, мав-
зеъҳои нодири тиббие муо-
лиҷавӣ, кӯҳнавардӣ ва дигар дороиҷое, ки табиат
барои мо додааст, бармеояд.

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

Пешвои миллат Президенти кишивар, муҳтарам Эмо-
мали Рахмон дар Паёмҳо ва суханрониҳояшон доимо таъ-
кид менамоянд, ки барои боло бурдани сатҳу сифати дони-
ши хонандагону донишчӯён, дар онҳо тарбия намудани
ҳисси ватандустӣ, ҳудшиносии миллӣ, ифтиҳори ватан-
дорӣ ва дар рӯҳияи инсонпарварӣ тарбия намудани насли
наврас, шинос намудани онҳо бо табиити кишивари худ, бо
манзараҳи биҳиштоси мамлакат, бо ёдгориҳои таърихи
фарҳангӣ, бо мавзеъҳои гиёҳҳои шифобахш ва дигарҳо
нақши муҳим мебозанд. Аз ин лиҳоз, Пешвои муаззами
миллат соли 2018-ро Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мар-
думӣ эълон намуданд. Вобаста ба ин дар нақшаҳои кори
роҳбарони гурӯҳҳои академӣ сайру сайёҳат ба табиити
кишивари худ ва мавзеъҳои таърихиёв фарҳангӣ пешбинӣ
шуваанд.

Мо, донишчӯёни факултати физика ва математика тас-
мим гирифтаем, ки ба ҷойҳои таърихиёв фарҳангии мин-
таҳқи Кӯлоб шиносӣ пайдо кунем. Бо ин мақсад ҷанде
пеш дар мувоғиға бо маъмурияти факултата гурӯҳи дони-
шчӯён ба қалъаи Ҳулбук сафар кардем.

Моро директори осорхона номзади илмҳои таърих,
устод Ҳоҷаев Абдулло донишманди хуби таърихи қалъаи
Ҳулбук пешваз гирифт. Сараввал аз осорхонаи Ҳулбук
дидан кардем. Дар толори якум, ки нақшу нигор ва тасви-
роҳи муқоисавии ҳазор сол пеш аз ҳозира ба намоиш
гузашта шуда буданд, устод Ҳоҷаев А. дар бораи онҳо
ҳикояҳои шавқоваре намуд ва барои тамошои толорҳои
дигар Искандари Муҳаммадшоҳро роҳбалад таъин кар-
данд. Искандари Муҳаммадшоҳ ҷавони хеле донишманди
таърихи Ҳулбук будаанд, бисёр бо як завқи бадей дар
бораи ҳар як нигора муфассал суханронӣ мекард.

Мо мағфтуни суханҳои ў шуда, чи хел ду соат дар осор-
хона гузашт, бехабар мондем. Баъд аз осорхона ба қалъа
раҳиспор шудем. Ў моро бо девори ба назисӣ ёфтшудаи 3-
уми қалъа шинос намуд ва баъд ба дарвозаи қалъа наздик
шудем (ҷустуҷӯи девори 2-уми ва якуми қалъа давом до-
рад). Дар ин ҷо ў дар бораи ба қаср об овардан ба воситаи
лӯлаҳои кулоӣ аз кӯли Ҷарнай, ки тақрибан ду километр аз
қалъа дур аст ва аз қалъа баромада ба ҳавзи қалон ҷамъ
намудани оби дурушт, ё оби ифлоси қалъа, ки бъатди тақшон
шудани дуруштиҳои таърихиёв шудани об, онро ба дарёи Сур-
хоб равона месозанд. Дар ин масофа қисме аз обро барои
зироаткорӣ ва сабзавоткорӣ истифода мебурданд. Маълум
шуд, ки ҳазорҳо сол пеш аз ин авлоду аҷододони мо оид ба
усуљҳои тоза намудани обҳои дурушт ва сарфакорона исти-
фода бурдани он донишҳои мукаммал доштаанд.

Барои мо ачибаш ҳамин буд, ки дар ҳамон давраҳо
дар Ҳулбук корхонаҳои кулоӣ, корхонаҳои коркарди
шиша, корхонаҳои металлгудозӣ ва дигарҳо мавҷуд буд-
даанд. Технологияи коркарди ҳоки кулоӣ, технологияи кор-
карди шиша, метал, пашму пӯстро медонистанд, ҳатто
маҳсулоти истеҳсоли ҳудиро ба ҳориҷа мебароварданд.
Ағофӯс, ки барои мо дар бораи олимпони шоирону нависандагоне,
ки дар ин шаҳр кору фаъолият доштаанд, ягон маъ-
лумоте дастрас нашуд. Оё дар ҷунун шаҳри тараққиқар-
да ягон донишманд кору зиндагӣ накардааст? Ташабbus-
корони обу ташноби он давра маълум нест. Оё олимони
илмҳои дақиқ, донишмандон дар он замон дар ин шаҳр
набуданд, технologҳо, ки шиша ё метал кор мекарданд,
набуданд? Ҳуб мешуд, ин паҳлӯҳои таърихи қалъаи Ҳул-
бук тадқиқ ва омӯхта мешуданд ва саҳифаҳои таърих
бойтар мешуд. Ба ҳамаи ин нигӯҳ накарда, сайёҳати ғур-
ӯҳи донишчӯён, дидан аз осорхона ва қалъаи Ҳулбук хо-
тирмон буд. Дар охир донишчӯён аз директории осорхона
устод Ҳоҷаев А. ҳоҳиш намуданд, ки дар назди осорхона
ва қалъа иншоотҳои замонавии маркази савдо, ошхонаҳо,
ҷойхонаҳои миллӣ ташкил кунанд, то ки ҳар сайёҳе, ки ба
ин меояд, аққалан як нишонае (сувенир) бо худ гирифт-
та бурда тавонад.

Гуруҳи донишчӯён ба устод Ҳоҷаев А. ва Искандари
М. барои сӯхbatxо па пазирони бениҳоят самимӣ ва хотир-
мон сипосгузоранд.

ЭҶТИBOR НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳоние, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2015 ба донишчӯён соли
4-уми факултати молияти иқтисодӣ (шуъбаи рӯзона) Маҳмадов
Сафар Маҳмадшарифович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз ҷи-
тибор соқит дониста шавад.

МАЪЛУМОТИ МУХТА- САРИ ТАЪРИХӢ ОИД БА ДАРАҶАБАРДОРӢ

Абӯбакр МИРЗОЕВ,
донишчӯи соли 2-уми факултати
физика ва математика



Корҳои амалии ҷенкунӣ, аз ҷумла ёфтани масоҳати майдон-
ни квадратшакл, дар замонҳои хеле қадим ба ёфтани квадрати
адад асос гузашт. Шояд зарурати ёфтани ҷунун масоҳатҳо зуд-
зуд ба миён меомад, ки дониш-
мандони он вақт агадҳои нату-
рилиро тартиб дода буданд.
Максусан дар Бобулистони қадим, ки гаҳвораи таъмадуни
башарӣ ба ҳисоб меравад, ҷадвалҳо нақши хоса доштанд.
Дар ин сарзамин ҷадвалҳо агадҳои аз 1 то 60 ба кор бурда
мешуд, зеро дар баробарии корҳои ҷенкунӣ мардум ба
ҳисоби рӯҳҳо ва ҷен кардани градусҳои кунҷ эҳтиҷӯҷаш.
Кофтакобҳои археологӣ сӯбт саҳтанд, ки ҷадвалҳои науҳ-
стини квадрати агадҳо ҳанӯз 4000 сол пеш дар Байнанда-
райн вучуд доштанд.

Пораero аз ин дарёфтҳо дар навишти ҳозира меорем.

$$6^2=36; 7^2=49; 8^2=64; 9^2=81; 10^2=100; 11^2=121; 12^2=144; 13^2=169; 14^2=196; 15^2=225; 16^2=256; 17^2=289; 18^2=324; 19^2=361; 20^2=400; 21^2=441; 22^2=484; 23^2=529; 24^2=576; 25^2=625; 26^2=676; 27^2=729; 28^2=784; 29^2=841; 30^2=900; 31^2=961; 32^2=1024; 33^2=1089; 34^2=1156; 35^2=1225; 36^2=1296; 37^2=1369; 38^2=1444; 39^2=1521; 40^2=1600; 41^2=1681; 42^2=1764; 43^2=1849; 44^2=1936; 45^2=2025; 46^2=2116; 47^2=2209; 48^2=2304; 49^2=2401; 50^2=2500; 51^2=2601; 52^2=2704; 53^2=2809; 54^2=2916; 55^2=3025; 56^2=3136; 57^2=3249; 58^2=3364; 59^2=3481; 60^2=3600.$$

Агар мо системаи ҳисоби шастиро истифода барем, ин
навиштаҳои фаҳмо мешаванд. Дар навиштаҳои боло рақа-
мҳои аввали пеш аз нуқта бо вергул омада ҳамчун воҳи-
дҳои разрияди дуюми 60 воҳиди разрияди якумро дарбар-
гиранда фаҳмида мешавад, яъне

$$8^2=1*60+4; 9^2=1*60+21; 11^2=2*60+1.$$

Бо ҳамин сабаб амали ба дараҷабардорӣ аз замонҳои
қадим ба монда расидаст.

АРТИШ - МАКТАБИ МАРДОНАГӢ

Мехриҷдин КАРИМОВ,
донишчӯи соли 2-уми факултати
таърих, ҳуқӯқ ва муносиватҳои
байналмилалӣ



Аз рӯзи таъсисёбӣ барои
Артиши миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи талошу кӯши-
шҳо, ранҷу заҳмат ва ҷонис-
риҳо барои расиданд ба ҳада-
фҳо, мақсадҳои дерина буд.
Мехоҳам ёдовар шавам, ки Артиши
миллӣ ва Қувваҳои Му-
саллаҳи кишиварамон дар солҳои аввали
Истиқолияти давлатӣ дар як давраи бениҳояд ваз-
нин ва таърихӣ, яъне дар шароите таъсис дода шуд, ки
оянда давлати мусаллаҳи мустақили
ҳарбӣ мешуд. Махӯза дар ҷонис-
риҳои сӯлҳои ҳадафҳои мисли
Пешвои миллати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аввали Ҳунарҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
ишиғӣ сӯлҳои ҳадафҳои мисли
Истиколияти давлатӣ дар як давраи
бениҳояд вазнин ва таърихӣ
бештар мешуд. Махӯза дар ҷонис-
риҳои сӯлҳои ҳадафҳои мисли
Истиколияти давлатӣ дар як давраи
бениҳояд вазнин ва таърихӣ
бештар мешуд. Махӯза дар ҷонис-
риҳои сӯлҳои ҳадафҳои мисли
Истиколияти давлатӣ дар як давраи
бениҳояд вазнин ва таърихӣ
бештар мешуд. Махӯза дар ҷонис-
риҳои сӯлҳои ҳадафҳои мисли
Истиколияти давлатӣ дар як давраи
бениҳояд вазнин ва таърихӣ
бештар мешуд. Махӯза дар



Низом ҚОСИМ, раиси ИНТ

Аё Рогун,
Аё эй ормони осмонй -
Хамдамы ёри ҳазоронсолай шабҳои тору тираи тоҷик!
Аё Рогун,
Аё эй ҳамгами садасраи шамъу ҷароғи хираи тоҷик!
Аё Рогун,
Аё эй ҷовидона шарҳи рӯшанфирӣ,
эй тафсираи тоҷик!
Ту дар андешаи ин ҳалқи нуронӣ
Ҳазорон сол будӣ Коҳи анвораш,
Ҳазорон сол -
Андар зулматистони замонҳо
Будай ҳамдарду ҳамдам,
ёру дилдораш.
Ту гӯй, буд Юсуф аслан ин миллат,
Ки андар ҷоҳи зулмат
Буд умре ҳамдамаш андешаи рӯшан;
Ту гӯй, нахли сабзи ормонҳо буд,
Ки ҳосил будаш аз қаъри сияҳгил
Шоҳу баргу решай рӯшан.
Аё Рогун,
Ҳазорон сол тоҷикро
Ту ҷун нури басар будӣ,
Чу ҳамроҳи сафар будӣ
Ва дар парвоз бар авчи ҳаёлу орзӯҳои мунираш
Болу пар будӣ...

Яки дар ормону орзӯ нурофаринат модари ман буд,
Ки дар шабҳои зулмонӣ
Зи нури аллааш ин даҳр рӯшан буд
Ва аз гулҳои уммадаш
Ҳазонрезони умраш беҳ зи гулшан буд.
Дилашро гарчи деви тирагӣ умре сияҳ мекард,
Вай он дилро,
Ба монанди ҷароғи хираи бобоӣ,
Бо ҳуни дилу ашқи мунаvvар тоза карда,
Нури шабҳои сиёҳу ёри раҳ мекард;
Шабу рӯзи сиёҳашро,
Ба монанди вараҳҳои сиёҳи умр,
таҳ мекард
Ва фараандони рӯшанботини худро
Ба рағми дилсиёҳҳои қисмат
Бо сафедиҳои мӯю дил
Арӯси дилрабо мекард,
шаҳ мекард...
Чунон дилгир буд аз тирагӣ модар,
Ки номи тифлакони хешро бо рӯшани пайваст:
"Мунаввар" монд он якро
Ва "Равшан" дигариро,
Бо "Мунира" дар ба рӯи тирагии баҳт гӯё баст...
Аё Рогун,
Ту, яъне, орзӯ ормони ҳар нафар,
ҳар хонадон будӣ,
Ту дар ҷону дили мо
Солҳои пеш аз ин нақҳои хеш
Сўи рӯшноӣ нақҳои хеш бикшудӣ...

Аё Рогун,
Ту нури зӯrbakhshi ҳастии мой,
Ту нури рӯшанисози беҳин ҳамдастии мой,
Ту рӯшансози дилпайвастии мой.
Бибахшо бар мани наздикини хеш,
Бибахшо бар мани умре зи суди хеш дурӯ
бо зиёни худ қарини хеш -
Зи тарси нону ҳӯрдан
Бурдамат аз ёд, вои ман,
Зи бими ҷону мурдан
Бурдамат аз ёд, вои ман,
Шуд аз афзун дагалкории қисмат
дар дилам эҳсос номавзун,
Ба ҳам омехт дар фикру ҳаёлам
нону ҷону
рӯгану Рогун...
Ватан
аз баҳти бад
чун зери бори шӯро ғавғо монд,
Ва мардум
ҳастаҷон аз дasti ғамҳо монд,
Ба шодӣ зумрае
бууд набудат -
ҷарҳоят ба савдо монд;
Надонистанд,
Ки рӯзе
баҳрамон чун ҷарҳи гардун қадр ҳоҳад дошт,
Ки рӯзе
аз барои ҷисми Механ
Ҳамчу дил,
яъне, ки беамсол гардонандай хун,

БАЛЛАДАИ РОГУН

қадр ҳоҳад дошт...
Аё эй кони нуру рӯшной,
Ман
барои тирақалбӣ,
тирафикӣ,
тираҷонӣ
аз ту, инак, узр меҳоҳам...
Барои он ки рӯшанфир башам баъд аз ин,
Рӯшан бикун роҳам,
Бикун рӯшан диламро,
низ ҷонамро,
Бисоз аз ҳеш огоҳам...
Аё Рогун,
Ки баъди бас шабу рӯзони зулмонӣ,
Пас аз он пошӯрданҳои айёми парешонӣ
Ба мисли зарраҳои нур қардӣ ҳалқи моро ғун,
Намон дигар, парешони ҷаҳон бошем;
Ба ҷанги зулматистони ҷаҳон бошем;
Шуд аз ту рӯшанистон манзили мову сарои ман,
Кунун бо дasti нуронӣ
Ва зӯри поки рӯҳонӣ
Сари моро,
дили моро
бикун рӯшан...
Ба рӯҳи ормонии падар савғанд, эй Рогун,
Ки умраш сарфи Норак шуд,
Ки аз пурнур азмаш нур арzonу қаторак шуд,
Ки аз роҳи адолат рафту моро одилӣ омӯҳт;
Қасам бо модар, эй Рогун,
Ки бар мо зӯри дарки ҳушгилӣ,
ҳушгавҳарӣ,
ҳушмаҳфилӣ омӯҳт,
Ки умре сӯхту моро ҳамин рӯшандилӣ омӯҳт,
Ки дигар,
то ки ҳастам,
дар мадори нур ҳоҳам буд!
Қасам бо дидай Ҷарҳони дилдорон,
Қасам бо ёрии ёрон,
Дигар як умр ёри нур ҳоҳам буд!

Зиҳӣ, ашъори нуронӣ,
К-аз аввал буд Рогунро
Чу як ҳамдил,
чу як анбози рӯҳонӣ!
Агар оғози шеъру шоири
Он тоҷики бедордил,
Он тираҷашми синарӯшан буд,
Ҷаҳон даҳ қарни дигар
Нурбор аз табъҳои ҳамчунон оина рӯшан буд,
Ки ҳар як сатрашон як ноқили анворро мемонд,
Зулматро зи дил меронд,
Дилро сӯи нури ҷовидон мөхонд...
Аё Рогун,
Ба дунёи парешон карда моро ғун,
Ту заҳми пушти Айниро даво кардӣ,
Зи нау Бобои миллатро бапо кардӣ,
Ба Турсунзода овози дигар додӣ,
навин овоза баҳшидӣ,
Ба Шириншоҳу Махсүм зиндагии тоза баҳшидӣ,
Ба мардум вусъати фикру назар додӣ,
Ватанро қаҳрамонҳои дигар,
қаҳрамонҳои дигар додӣ!
Аё Рогун,
Туй имрӯз як сарманши ашъори гарму поку нуронӣ,
Ки бо ҳар сатр -
ноқилҳои нурат
решапайванди дилу ҷонӣ!
Агар аз Рӯдакӣ то ҳол бинмуда
Суруду шеъри дилрас ҳалқи моро ғун,
Дигар шеъре тӯй -
пайвандсози ҳалқи мо, Рогун!
Зиҳӣ, даҳқарна он ашъор,
Зиҳӣ, машъалбадастони замон -
Мӯъмин Қаноат,
Лоиқу Ҷозор,
Ки шуд бо ҳалқаҳои ҷонашон
он дилкушо ашъор
бо имрӯз пайваста,
Ки шуд аз тинати пурнурашон
он ноқили анвор
бо имрӯз пайваста;
Намуда васф ҷумла нури Норакрову Рогунро,
Намуда нурполо пайравиҳо ноқiloni нурро -
шашатроҳи поку мавзунро,
Ки бар ҷагҳои қишвар мебаранд аз ҷон
мураттаб ҷонғизо ҳунро...
Аё Рогун,
Дигар ҳар шеър
Бояд,
ҳамрадифи ноқiloni ту,
шавад гармибару пурнур,
Яъне,
гарму рӯшан бар дилу ҷонҳо шавад манзур!

Аё Рогун,
Туро ҳамфолҳо,
ҳамболҳои мо
бино карданд,
Ба дasti худ,
ба азми бешикасти худ
бапо карданд,
Бидех изнам,
ки бо онҳо бигӯям ман
Ду-се ҳарфе зи номи шоири ҳамқисмати Механ

(Ки гарҷи ҳамраҳи онҳо набудастам,
Аз аввал ҳешро
бо сатрҳои гарму нуронӣ
ба ноқилҳои нуро нор пайвастам):
"Аё ҳамфолҳои нурбахши ман,
Таҳамтанҳои зеби зини Раҳши ман,
Аё дарёдилони ҳамканору ҳамшиори
нурофар рӯди Ваҳши ман,
Агар бо нуро нори манзилам
Пайванди Рогуни шумоям ман,
Барои гармии ҷону дилам
Як умр мадюни шумоям ман!
Аё ҳамболҳои зӯrbakhshi ман,
Ки бо гармии дил
сардии афзунро ба сар бурдед,
Ба дилро гармӣ овардед,
бас дилро наафсурдед.
Гули уммад ҳандондед,
азбас худ напажмурдед,
Муборак бар шумо фарҳоди даврон,
Муборак бар шумо нурофарин Рогон,
Муборак бар шумо
иҷрои беамсол паймон,
ин рӯҷӯи азму имон,
ириғои рӯҳи вичҷон!"

Натанҳо мотуро аз обу аз гил соҳтем, эй НОБ,
Натанҳо мотуро аз ҷону аз дил соҳтем, эй НОБ,
Ту ҳам обу гили моро зи дигар соҳтӣ ҷандон,
Ту ҳам ҷону дили моро зи дигар соҳтӣ ҷандон,
Ту қад афроҳтиву низ қад афроҳтем он гуна мотафзун,
Ту сар афроҳтиву низ сар афроҳтем он гуна, эй Рогун!
Дили дарё мотам ҳӯрду гардон кард ҷарҳатро,
Сари болои мот
ҷун нусхае аз ҷарҳи гардун
гӯйё овард ҷарҳатро,
Ки ҷун гардуни гардон
нурбахши сарзамин бошӣ,
Ба мисли Ҷоҳри гардун
бар дилу ҷонҳо қарин бошӣ!
Ту аз сидқу вафову азми мотафзун
Ту аз санги садоқат,
оҳани безангӣ ҳиммат
соҳтӣ моро!


Аё Рогун,
Табий сарбаландиҳои миллат гашт сарбандат,
Баландиҳои ҳиммат сарбаландӣ дод садҷандат,
Дили пурнур маддум Коҳи нурат кард,
Сабурат кард ҷун худ,
пургурурат кард,
Ба заҳмат останатро
пурхатар осмон бинмуд,
Раҳи ҳокии Механ -
Ин раҳи поку раҳи афлоқиатро
асли Роҳи Каҳқашон бинмуд...

Аё Рогун,
Ки рамзи орзӯи маддуми мой,
Маҳи Ҳуршеди мой,
анҷуми мой,
Дигар серем -
Пурнуро фаровон гандуми мой,
Дигар сармасти тақдиром,
Нуронӣ майиву дар ҳуми мой!
Агар то ҳол
дар аҳду вафову
устувориву матонат
будӣ исботу гувоҳи мот,
Ту пурнур баъд аз ин
ба сӯи Рушд роҳи мот,
Агар якчанд будӣ васлаи душманкуши мот,
Баъд аз инӣ рамзи қалби дӯстдору дӯстҳои мот!
Аё Рогун,
Натанҳо аз ту дунёи умеди мотафзун
Зи ту ҳар ҷатра оби Тоҷикистон боз гавҳар шуд,
Зи ту ҳар зарра ҳокаш беҳтар аз зар шуд
В-аз ин бартар -
Зи ту ҳамчуну ҳамдил Ҳалқу Сарвар шуд,
Ҳама соҳибватанҳоро дилу афкор дигар шуд!

Аё Рогун,
Аё эй бар дилу бар ҷон қарин,
Эй Нораки асри навин,
Сарчашмаи нуро үмеду ормони мот
Ва ҷовид
Офтоби дигари
пурнур мулки беҳ зи ҷони мот!
Аё Рогун,
Яқин, бо вусъату паҳно
ба ҳар як фарди Механ
вусъату паҳнои афкору назар додӣ,
Ватанро қаҳрамонҳои дигар,
қаҳрамонҳои дигар додӣ!
Ту рӯшантар намудӣ олами зебои миллатро,
Ба дунё пешкаш кардӣ нақӯ дунёи миллатро,
Зи анвор оғаридӣ ҳайқали зебои миллатро,
Сари болои миллат -
Сарвари волои миллатро!
Аё Рогун,
Ту дигар барқафшон дидай ояндабини ҳалқи мот ҳастӣ,
Ҳамора пурҷило тоҷи яқини ҳалқи мот ҳастӣ,
Дили саршор аз анвору нори ҳалқи мот ҳастӣ,
Дилоро пайқара
бар Офтоби баҳти миллат -
Пешвои дӯстдори ҳалқи мот ҳастӣ!

ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН НАШУД!

Ба кроссворди шумораи гузашта касе ҷавоб пешниҳод накард. Дониши худро сайқал диҳед, ҷӯянда бошед ва насиби мукофотпулӣ дар ҳаҷми 100 сомонӣ гардед!



ДИҚҚАТ!

ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РЎZNOMA ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУЛӢ ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНИЙ ҚАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.



Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллиат
Эмомали Раҳмон:
**Роғун манбаи адонашаванди нур аст,
ки Тоҷикистонро дар оғӯши Шарқи кӯҳан
ба ахтари ҳамеша тобон табдил ҳоҳад дод!**

www.khovar.tj

СУХАНИ РУЗ

Чоे хонда будам, ки зиндагии мо, одамҳо қиссаи яхфурӯшест, ки аз
ӯ пурсиданд: Фурӯҳтӣ? Гуфт: Нахариданд, вале тамом шуд.

ҒАЗАЛИ ДИЛНИШИНИ ҲАСАНИ ДЕҲЛАВӢ

Зи чашмат ҷашми он дорам, ки аз ҷашмам наяндозад,
Ба ҷашмонат, ки ҷашмонам ба ҷашмони ту менозад.
Закоти ҷашм ҷашме кун ба сӯйи ҷашмам аз ҷашмат,
Ки ҷашмамро ба ҷуз ҷашмат дигар ҷашме намесозад.
Равон гардад пай ҷашмат зи ҷашмам ҷашмаҳои хун,
Агар ҷашми ту ҷашмамро зи ҷашми худ бияндозад.
Зи ҷашмат ҷашм баргирам чу ҷашмат гӯшае гирам,
Ки бо ҷашми ту ҷашми ман ту гӯй ҷашм мебозад.
Ҳасан то дид ҷашматро ба ҷашмат ҳар замон ҷашме,
Ба ҷашмак мезанад ҷашме, агар ҷашми ту бинвозад.



ЧАВОБ БА САВОЛҲО

Ба 5 саволе, ки Шаҳбози Рустамшо, докторанти (PhD)-и ихтиососи забони тоҷикӣ дар шумораи гузашта пешниҳод карда буданд, танҳо 1 донишҷӯи ҷавоб ҷавоб гардонидааст.

Аюбова Зевар, донишҷӯи соли 3-уми факултати химия, биология ва география аз 5 саволи пешниҳод-гардида танҳо ба 2 саволаш ҷавоби дуруст додааст. Аз сабаби он ки дигар хонандагон ба саволҳо ҷавоб нагардонанд, Зеварбону ғолиб дониста шуда, ба мукофоти пулӣ дар ҳачми 40 сомонӣ қадрдонӣ карда мешавад, зеро арзиши 1 савол 20 сомонӣ ҳаст.

ЛАТИФАҲО



Як мард ғо-
вашро қушта
гушташро ба
бозор овард, то
фурӯшад. Ҳаридоре омаду
гуфт:

- Ин ғусти
ҷист? Бо ҷӣ
парвариши ме-
кардӣ?
- Мард гуфт:
- Ба нони ҳуши-
ку мондаҳои
ҳӯроку ширу

буд шудааст.
Зан ғуфт:

- Ҳамидабону қист?

XXXX

Афандӣ дар тараҷӯҳона ҷунон менӯшад, ки ҳудро на-
мишиносад. Ҷӣ ғуфташро намедонад ва ба пешниҳ-
мат супориш медиҳад:

- Раъ, дарро инҷо биёර, ман баромада мераевам...

XXXX

Писар ба модараши мегӯяд:

- Оча, келинатон аз ҳад ғузаронда истодааст, бо кар-
тошка занам мегӯям!?

- Не, писарам, бо сабзавот задан увол аст, ҷойникро
гир...

XXXX

- Дугоначон, имшаб номзадам бароям агар гул орад,
ҳангоми гулро гирифтан ҷӣ гуям?

- Вақте гулро мегирий, гӯй, "Азизам ҳудат гул ҳастӣ,
чаро боз гул овардӣ!"

Номзади дӯхтар омад, аммо вай мург овард. Дӯхтар
ҳангоми мургро гирифтан ғуфт:

- Азизам, ҳудат мург ҳастӣ, ҷаро боз мург овардӣ?

XXXX

Марде пагоҳӣ назди ҷошинаш омада мебинад, ки бо
мех касе ҳарошида навиштааст:

- Ҷошинатро ранг кун!...

Мард ҷошинашро бурда ранг кард, наэ барин шуд. Субҳи
дигар боз ба назди ҷошинаш омада мебинад, ки навиш-
таҷоти наэ пайдо шудааст:

- Ооо! Ана ин гапи дигар!

XXXX

Марде ҳамроҳи занаш ба бозор рафт. Ноҳост занаш-
ро гул кард ва ҳарҷанд кофт, пайдо накард. Баъд, ба дӯх-
таре нигоҳ карду ғуфт:

- Дӯхтари наэз, мумкин аст, каме сӯҳбат кунем?

- Барои ҷӣ?

- Ман занамро гул кардам, агар бо зани бегонае ғап
занам, дарҳол пайдо мешавад...

XXXX

- Наменависӣ?? Гумон мекунӣ, ки зори ту мондам? Ё
гумон мекунӣ, мислат дар дунё нест? Ҳаҳоҳӣ нанавис,
аз ту хубтараш 10-то мейбам... Гуфт донишҷӯи ба руч-
кааш...



МУАССИС:
донишҷоҳи давлатии ӯзбек
ба номи Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

АБДУЛЛО ҲАБИБУЛЛО,
доктори илми физика ва
математика, профессор, Узви
вобастаи АИ ҶТ, ректори
Донишҷоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН,
доктори илми химия, профессор,
Узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илми фалсафа,
профессор

ҶУМҲАҲОН АЛИМИЙ,
доктори илми филология,
профессор

ХОЛИҚОВ САФАР,
номзади илми кимиё

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илми филология, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзади илми педагогика,

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илми таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илми педагогика,
профессор

ҶУРАЕВ БОБОХОН,
саромӯзгор

САРМУҲАРРИР:
ҶАҲОНГИР РУСТАМ

КОТИБИ МАСЬУЛ:
ЭРАҶ ДАВЛАТОВ,

номзади илми филология

САҲИФАБАНД:
МУНИСА КАРИМОВА

Андеши ва ақидаҳои нашршудаи
шахсии муаллифон дар мақолоту
гузоришиҳо ақида расмии ҳайати
ҷӯдии рӯзнома маҳсуб намешавад.
Дурустии асноду далели мақолаҳо ба
ӯзбеки муаллифон аст.

Рӯзнома дар ҶДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адади нашр 4500

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
Р3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тарики обуна дастрас
мегардад.

НИШОНИЙ:
735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3- 31- 15,
мобилий: 918-13-99-68; 981-00-02-19